


АНВОРИ ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Наширияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.anvor.tj **№8 (320) 12-уми октябри соли 2021, сешанбе (оғози нашр: соли 1994)**



Рустами ВАҲҶОБ

ВАТАН ГУФТАМ

На сар гуфтам, на по гуфтам, на ҷон гуфтам, на тан гуфтам,
Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам.
Ҳазорон бор "мо" гуфтам касе ҳамдил нашуд, аммо
Ҷаҳоне зидди ман шӯрид, агар як бор "ман" гуфтам.
Ба оён дил ниҳодам, дидаву дил бар аён бастам,
Ба ғурбат аз Ватан гуфтам, ба хилват анҷуман гуфтам.
Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам.
Ҷунунамро чу Маҷнун ноизиши саҳро надонистам,
Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам.
Ба пойи Бесутун истодаму аз Кӯҳкан гуфтам.
Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам.
Забони шамъи табъам гоҳ-гоҳ домони дил гирад,
Мабодо, ки пушаймон гардам аз он ки сухан гуфтам. -
Пушаймон нестам ҳаргиз, сухан чун аз Ватан гуфтам.
Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам, Ватан гуфтам.

АНДЕШАҶОИ ҲАКИМОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ АНДАР БОБИ ИСТИҚЛОЛ



с. 9

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ: ДОНИШГОҶ ДАР РЕЙТИНГИ МТОК 5 ЗИНА БОЛО РАФТ!



с. 4-5

ТОЛИБОН ВА МАВҶЕИ УСТУВОРИ ТОҶИКИСТОН



с. 7

НОМА БА ХУДО



с. 11

5 ОДАТЕ, КИ УМРИ ИНСОНРО КҮТОҶ МЕКУНАД



с. 14

ҲАРФИ ДОНИШЧҶ



с. 12-13

ДАР ПИРӢ ЧӢ БОЯД КАРД?



с. 10

БОДИ ҚҶҲИ МУЛИЁН ОЯД ҲАМЕ



Зафар МИРЗОЁН, ховаршинос,
мудир Маркази матбуоти донишгоҳ

Дар расонаҳои хабарии бурунмарзӣ меҳонем, ки Рӯдакиро шоири эронӣ хонда, тоҷик будани ӯро меҳонанд фаромӯш кунанд. Чунончи: "Хабаргузори Форс овардааст: Китоби "Ёди ёри меҳрубон", ҳовии мақолоте дар бораи Рӯдакӣ, шоири эронӣ ба ҳиммати Алии Деҳбӯшӣ тавассути интишороти Садои муосир бо қимати 4500 тумон мунташир шуд".

Гуфтан ба маврид аст, ки ҳанӯз солҳои 50-уми садсолаи гузашта ховаршиносони ҷаҳон ба қароре омада буданд, ки адабиёти классикии кишварҳои Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ба таври расмӣ АДАБИЁТИ ФОРС-ТОҶИК номида шавад ва ҳатто эроншиноси барҷастаи кишвари он замони Чехословакия, (ҳоло Чех) ИРЖИ БЕЧКА ин адабиёти ҳазорсоларо ба гунаи АДАБИЁТИ ТОҶИКУ ФОРС хонанд.

Мутаассифона, ба мушоҳида мерасад, ки баъзе аз адабиётшиносон ва расонаҳои хабарии берун аз Тоҷикистон ин қарори мақоми байналмилалӣ ҳосилкардари роия накарда, онро ба гунаи АДАБИЁТИ ФОРС баён мекунанд. Иржи Бечка андешаи худро дар мавриди нахуст ба сабт расондани калимаи "тоҷик" беасос изҳор надовштааст. Ин пешниҳоди Иржи Бечка бар он сабаб асос гирифтааст, ки нахустин сухансароён пас аз ҷамлаи араб ва кӯшишҳои танг кардани ҷойи забони тоҷикӣ - форсӣ бархостагон аз сарзамини будубоши тоҷикон мебошанд. Ба сони Ҳанзалаи Бодғисӣ, Абӯшақри Балхӣ, Дақиқии Балхӣ ва пеш аз ҳама Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Забони тоҷикӣ-форсӣ аз рӯзгори Рӯдакӣ то кунун бо ҷони мардумони Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва тоҷикзабонони Ўзбекистон даромехтааст ва санади ҳувият ва шинохти ин мардум дар миёни қавмҳои дигар мебошад.

Забони имрӯзи тоҷикӣ ва форсии Эрон Афғонистон давоми забоне буд, ки дар гузашта дарӣ унвон дошт ва саҳми шеърӣ дарӣ барои ҷовидонагии ин забон инкорнопазир аст.

Дар миёни рӯдакишиносони Тоҷикистон мебояд номи устодон Аълоҳон Афсаҳзод, Раҳим Мусулмониён, Али Мухаммади Хурсонӣ, Мирзо Муллоаҳмадҷовро ёдовар шуд, ки ҳар кадоме аз онҳо дар кундукови осори Рӯдакӣ дарёфтҳои нодир доранд. Ва бояд ба хотир овард, ки бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон "Донишномаи ҷомеи Рӯдакӣ" ба ҷоп расид. Донишманди овозаманди тоҷик Мирзо Муллоаҳмадов омодагирӣ ба таҳрири ин Донишнома ба уҳда доштанд, ки он тамоми масъалаҳои зиндагӣ ва осори Рӯдакиро дарбар гирифтааст.

Дар бораи хунари фавқуллодаи шоири Рӯдакӣ суҳан бисёр гуфта шудааст ва Рашидии Самарқандӣ шумори байтҳои ӯро саздаҳ раҳ сад ҳазор хондааст ва Авфии Бухороӣ дар "Лубоб - ул - албоб мегӯяд: "Ашъори ӯ ба сад дафтар баромадааст." Ҷолиб он аст, ки устод Рӯдакӣ шеърӣ худро дар 35 вазни арӯз сурудааст. Дарег, ки то имрӯз беш аз 550 байт ба мо расидааст. Дар мавриди нобиноии Рӯдакӣ бисёр гуфтаву навишта шудааст. Донишманди барҷастаи рус Ге-


расимов гӯри Рӯдакиро кофта, аз боқимондаи пайкари ӯ ба натиҷае расидааст, ки устод кӯри модарзод набуда дар поёни умр ӯро кӯр кардаанд. Коршиносон дарёфта буданд, ки ҳамчунон баъзе устухонҳои бадани ӯро шикаста будаанд.

Китоби "Ёди ёри меҳрубон", ки ин навиштор аз ёдкарди он оғоз гардид иборат аз чунин ҷусторҳои ноб мебошанд ва ниҳоят омӯзандаанд: Муҳаммад Дабир Сиёқӣ "Солшумори ҳаводиси Рӯдакӣ, Китобиносии Рӯдакӣ", Бадеъ уз замон Фурӯзонфар, "Рӯдакӣ - шоири равшанбин", Абдулхусайн Зарринқуб "Дар бораи Рӯдакӣ ва асри ӯ", Муҳаммад Дабир Сиёқӣ, Ҷаъфар Шиор, Ҳасан Анварӣ "Чашмаи равшан", Ғулумхусайн Юсуфӣ "Бӯйи ҷӯйи Мулиён", Муҳаммад Амин Риёҳӣ "Сувари хаёл дар шеърӣ Рӯдакӣ", Муҳаммад Ризо Шафеъӣ Қадрқани "Шеърҳои шоири Рӯдакӣ", Бадеъ-уз-замон Фурӯзонфар "Аносири бадеъӣ дар шеърӣ Рӯдакӣ", Ҳамид Зарринқуб "Қасидаи Рӯдакӣ ва истиқболи гуяндагон", Муҳаммад Мӯъин "Рӯдакӣ ва ихтироъи рӯбой", Ҷалолуддин Ҳумой "Рӯдакӣ ва рӯбой", Муҳаммад Ризо Шафеъӣ Қадрқани "Достони Калила ва Димна"-и Рӯдакӣ", Мучтабо Минавӣ "Мамдуҳини Рӯдакӣ", Саъид Нафисӣ "Шоир ва навшуномаи забони форсӣ", Мучтабо Минавӣ "Се суҳан пиромуни устод Рӯдакӣ", Алиашраф Содиқӣ

дааст, ки ҳама дар қасидаи машҳур, аз таркиби "бӯйи ҷӯйи Мулиён", гумон кардаанд, ки манзурӣ Рӯдакӣ насими пуртароватест, ки аз наҳри Мулиён ба самти Ҳирот вазида, ёри меҳрубонро ба ёд меоварад, аммо дар асл он байт ба гунаи зерин бояд омада бошад:

**Боди қўйи Мулиён ояд ҳама,
Бӯйи ёри меҳрубон ояд ҳама.**

Зеро номи "мулиён" на исми ҷўй, балки номи кўй ва маҳалла дар Бухоро будааст, ки дар "Таърихи Бухоро" и Наршахӣ ва як идда асарҳои дигари гузаштагон, дарҷ гардидааст. Ҳамчунон, дар таҳқиқоте зери унвони "Мирсод-ул-ибод" (саҳ.696), "Ҳабиб-ус-сияр" ("Ҳабиб-ус-сияр", ҷоми "Хайём", Т. 1357, с.360, Баргирфта аз китоби Муҳаммадамини Риёҳӣ, "Гулгашт дар шеър ва андешаи Ҳофиз", Т. 1374) ба тасбит расидааст, ки маҳаллаву замини киште буд, "дар хориҷи ҳисори Бухоро ва Исмоили Сомонӣ, ки ҳамеша нигарони ҳоли бандагони худ буд, онро харид ва дар ихтиёри МАВОЛИЁН, яъне ғулумони озод кардаи худ ниҳод, то "Ҷўйи Маволиён" ном шуд ва оммаи мардум "Ҷўйи Мулиён" гӯянд. Исмоили Сомонӣ дар он ҷо коҳе барои худ сохт. Ва баъдҳо ба тадриҷ ҷонишинонаш ҳам коҳҳои сохтанд ва хушобуҳавотарин ва ашрофитарин бахши Бухоро буд. Ва баъдҳо пас аз инқирози сомониён аз



"Арӯзи Рӯдакӣ", Масъуди Фарзод "Сездах раҳ сад ҳазор", Муҳаммад Дабир Сиёқӣ "Дар сарзамини Рӯдакӣ", Парвиз Нотили Хонларӣ "Сафарнома аз шаҳри Ҳофиз то диёри Рӯдакӣ", Парвиз Нотили Хонларӣ "Як байт аз Рӯдакӣ", Муҳаммад Тақӣ До-нишпайхӯ "Боз ҳам дар бораи Рӯдакӣ", Абдулхусайн Зарринқуб "Рӯдакӣ", Саид Муҳаммад Хусайн Шаҳриёр, "Дидгоҳҳо дар бораи Рӯдакӣ, Ашъори Рӯдакӣ".

Аммо дар миёни пажӯҳандагони Эрон осори устод Саид Нафисӣ дархӯри ҷойи вижае мебошад. Саид Нафисӣ дар солҳои 50-уми садсолаи гузашта пажӯҳиши пурмуқтавои худро унвони "Муҳити зинадагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ" тавдин ва таълиф намуда буд.

Ин нуктаро низ набояд аз дида дур дошт, ки аз рӯзгори устод Рӯдакӣ беш аз ҳазор садсол гузашта бошад ҳам, пажӯҳандагони зиндагӣ ва осори беҳамтоӣ ӯ вижагӣҳо ва гумкардаҳои пайдо карда, дар паҳлуҳои норавшани эҷодиёти ин бузургвор тафсириҳои гӯё пайдо меку-нанд.

Ҳамон гуна ки дар қасидаи машҳури "Бӯйи ҷўйи Мулиён ояд ҳама", адабиётшиносии фарҳефта Муҳаммадамини Риёҳӣ дигарандешҳои расо доранд. Бояд ба таври вижа афзуд, ки бо эҳтимомии донишманди пурқори тоҷик Дорой Дўст ҷусторҳои пурарзиши устод Муҳаммадамини Риёҳӣ ба ҳарфҳои кириллӣ баргардон шудаанд. Устод Риёҳӣ, бар пояи дарёфтҳои шарқшиносии овозаманд Бартолд ва олими намоян Фурӯзонфар, натиҷагирӣ кар-


миён рафт. Чуноне ки академик Бартолд навиштааст, ки инак рустое дар дукилометри Бухорои кунунӣ ба номи "Ҷўйи Мулиён" ҳаст.

Устод Риёҳӣ аз пажӯҳишҳои пешиниён натиҷагирӣ мўшиқифона мекунад, ки "таъсири шагарфи шеър дар ин ҷо буд, ки коҳи амир ва хонаҳои атрофиёни ӯ ҳама дар маҳаллаи Ҷўйи Мулиён буд ва шоир бо ин хунармандӣ ва нуктасанҷии хунармандона ҳамагонро ба ёди хонаву зиндагӣ ва зану фарзанд ва ҳешу пайванд андохта ва ҳама дарди дили худро аз забони шоир шундидаанд ва ҳаваси ёру диёр кардаанд.

Ва дар асрҳои баъд он мавзеъ бо оташзаниҳо аз байн меравад, мафҳуми маҳалла ба маънии наҳр, ё ҷўй мерасад ва котибон ба ҷойи "бод" бӯйро ба канори он мешинонанд, ки дар ҳақиқат аз мантиқ дур аст, зеро ҷўй бӯйе надорад ва нағмаи ҳарфҳои дар калимаи нахустини мисраъи аввал, ба сони "Боди" ва калимаи нахустини мисраъи дуввум ба сони "Ёди" шевотар меояд.

Ин буд чанд гирдовардае бахшида ба Рӯзи Рӯдакӣ, ки гумон мекунам дар Рӯдакишиносии замони мо ба донишхоҳон ёри хоҳанд расонд.

Дар поён ҳама хонандагони ин саҳифаро бо Рӯзи падари шеърӣ тоҷикӣ - форсӣ устод Рӯдакӣ шодбош мегӯям! Бигзор забону ҳувияти миллии тоҷикон зебоиву бузургии худро ҳаргиз кам наку-нанд!

АНДЕШАҶОИ
ҲАКИМОНА

Ҷар кўдак ба дараҷаи муайян нобиға аст ва ҳар кадом нобиға ба дараҷаи муайян кўдак аст. Қаробати ҳарду дар содалавҳӣ ва содагии олий ошкор мегардад.

А.Шопенгауэр

XXXX

Одамоне ҳастанд, ки пул доранд ва одамоне ҳастанд, ки сарватманданд.

Коко Шанел

XXXX

Ҷар инсон имкон дорад ҳар қадаре хоҳад ҳамон қадар гирад, ба шарте ки вай қодир бошад.

В. Швобел

XXXX

Зудтар аз ҳама дар се ҳолат илм гирифтанд мумкин аст - то 7 солагӣ, дар тринингҳо ва вақте ки ҳаёт маҷбар мекунад.

С. Кови

XXXX

Аз оянда матарсу ба он бо эҳтиром муносибат намоем. Нобарорӣҳо сабаб мешаванд, ки ҳама кор аз нав сар када шавад ва оқилтар амал намоем.

Ҳенри Форд

XXXX

Беҳбудии шумо аз қарори қабулнаму-даи шахсии шумо вобаста аст.

Чон Рокфеллер

XXXX

Барои дигар кардани ҳаёти худ як қада-ми хурдтарин кифоя аст - ин ҳам бошад гузаштани мақсади аниқ ва бо вай пурра банд кардани майнаи худ.

Скот Рид

XXXX

Калиди хушбахтӣ аз он иборат аст, ки орзу намоем, калиди муваффақият дар он аст, ки орзуҳои дар амал татбиқ намоем.

Ҷеймес Аллен

XXXX

Дар ҳақиқат кўдакони бузургтарин меҳнатқашони сайёраи мо мебошанд, ки онҳо хушбахтона ҳатто дар ин бора хабар ҳам надоранд.

К. Чуковский

XXXX

Агар кунҷковии сўзони бачагии мо барои доништани асрори муҳити атрофа-мон, ки барои мавҷудияти мо муҳимтарину аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад, дар мо суст намешуд, ҳамаи мо дар сини бистсолагӣ шаҳсунуни бузургу олимони ҷимия, математика, ботаника, зоология мешудем.

К. Чуковский

XXXX

Ҳеч вақт мардонагиро аз даст надихед ва ҳеч вақт кори саркардаатонро дар нимароҳ намонед. То ҳамон вақте, ки таслим нашуда бошӣ, ту мағлӯб нашудай.

Тед Тренер

XXXX

Муваффақият - ин на зиёда аз якчанд қоидаҳои содае аст, ки онҳо бояд ҳама-рӯза риоя кард, нобарорӣ бошад - ин танҳо якчанд хатоҳои, ки ҳама-рӯза тақрор карда мешаванд. Дар якҷоягӣ онҳо ҳамаи ҷиро ташкил медиҳанд, ки моро ё ба муваффақият ва ё ба нобарорӣ оварда мерасонад.

Е. Ҷеме Рон

XXXX

Беҳтар мебуд якчанд қоидаҳои хирад-мандонае, ки ба ту хизмат менамоянд, омӯзи нисбат ба он ки бисёр чизҳои бариорат нолозимро ёд гирӣ.

Лутсий Анней Санекем Хурд

60 СОЛИ ПУРШАРАФ МУБОРАК, УСТОД ФОЗИЛОВ!



Дилбастагӣ доштан ба ин ӯ он шуглу пеша ва дар ниҳоят мушарраф гардидан ба комёбиҷӯю расидан ба мақсади неки азмкарда аз ҳар як инсонии комил заҳмат, қидду ҷаҳд ва сазо кӯшишҳои домандорро тақозо дорад. Шахс тавассути шабзандадорӣ, омӯзишу тақдорҳои пайдарпай ва меҳнату заҳмати зиёд ба фатҳи қуллаҳои мақсуд мерасад ва мақсаҳои ҳешро амали месозад.

Мурод аз овардаҳои фавқ беш аз сухане чанд нест, ки дар хусуси ҳаёт, фаёлият ва зиндагиномаи як фарди фидои роҳи таълиму тарбия, Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллими калони кафедраи методикаи таълими тарбияи ҷисмонии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ устод Фозилов Субҳон рӯшани меандозад.

Ана ҳамин дилбохтагию меҳру муҳаббат ва садоқат нисбат ба касби дӯстдошта буд, ки то имрӯз, устод дар риштаи тарбияи ҷисмонӣ ба таълим додану тарбия намудани шоғирдон машғул аст.

Устод Фозилов баъди хатми техникуми тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе, ки онро 60 сол қабл бо баҳои хубу аъло ба итмом расонида буд, ба таълиму тарбияи насли наврасу ҷавонон машғул аст.

Баъди хатми техникуми тарбияи ҷисмонӣ ба сафи Кувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ даъват мешавад ва хизмати Мода-Ватанро дар шаҳри Кушкаи Ҷумҳурии Туркманистон ба итмом расонида, бо рутбаи сержанти калон аз сафи қувваҳои мусаллаҳ озод мешавад.

Баъд аз адои хизмати ҳарбӣ соли 1967 ҳуҷҷатҳояшро ба шуъбаи ғойбонаи факултати тарбияи ҷисмонии Институти педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шаҳри Душанбе (ҳозира ДДОТ ба номи С.Айни) месупорад ва муваффақона аз имтиҳонҳои қабул мегузарад.

Субҳони ҷавон муҳассилини донишқада ва ҳамзамон муаллими тарбияи ҷисмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ шуда, қору фаёлият менамояд. Зиёда аз 8 сол ба ҳайси методисти шуъбаи маорифи вилояти Кӯлоб оид ба тарбияи ҷисмонӣ фаёлият менамояд. Баъдтар барои қору фаёлият намудан ӯро ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ даъват менамоянд ва то

қорун дар ин боргоҳи илму маърифат ба ҳайси муаллими калон ба тарбияи наслҳои ҷавон-омӯзгорони оянда шугл варзида истодааст.

Саргузашти устод Фозилов С. чун дигар ҳамсолон одию муқаррарист. Мавсуфи соли 1941 дар ноҳияи Шӯрообод (Шамсиддин Шохини кунун) аз оилаи деҳқони камбағал ба дунё омадааст. Солҳои душвори баъди-чангӣ ба ҳаёти Субҳони хурдак низ таъсири худро расонида буд. Азбаски дар ин давра дар тамоми саросари кишвари собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ азнавбарқароркунию азнавсозии харабиҳои чанг (Ҷанги Бузурги Ватанин солҳои 1941-1945) мерафт, хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ аз шаҳиди он бенасиб набуданд. Он солҳоро устод ба хотир оварда мегӯянд: "Дар оғозни хурдсолиам, соли 1951 падарам аз дунё гузашт, модарам дар рӯзгузаронии мо душвори мекашид. Бар замми ин, бригадири колхоз бачаҳои хурдсолро баробари калонсолон кор мефармуд ва ҳар рӯз баъди дарсҳо, махсусан, дар айёми таътили тобистона хона ба хона гашта, барои ҷамъовариҳои ғалладона ба саҳро мебарданд.

Устоди барнодилу инсондӯст Субҳон Фозилов ба маҳзани илму маърифат-Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ зиёда аз 150 асар ва махсусан, асарҳои ниҳоят қиммату зарурии илмӣ, методӣ, дастурҳои тавсиявӣ ва асарҳои бадеиро тухфа намудааст.

Боре модарам аз бригадир, ки маро ба саҳро бурданӣ буд, илтиҷо намуд:

"Акаи бргат, Субҳон оли майдек аст, аз уҳдаи ҳиҷ кор намебора, монш калонтар шава, ҳдм ба адираравонш мекнам."

Бригадир бо ғазаб ба сӯи модарам чашм ало намуд:

"Ҷӣ, ту душмани халқӣ ӯ мекорат, ки ба Сибир бадарға бшай?-гуфту ба модарам аҳамият надоду ба ман фармон дод:"Пеш даро!"

Ана, ҳамин тавр мегузашт овони хурдсолини мо, бачагони деҳоти кӯҳистон..."

Ба чунин меҳнати тоқатнофарсо Субҳони хурдак тоқат наоварда, дар сини 11-солагӣ ба шаҳри Кӯлоб ба хонаи амаш меояд ва баъди чанде роҳи шаҳри Сталинобод (Душанбеи ҳозира)-ро пеш мегирад. Ин сайёҳи аз оламу одам беҳабар чанде дар кӯчаву бозорҳои ин шаҳри азим сарсарӣ мегардад. Рӯзе милитсионерҳои навбатдор ваъзи ҳолат ва тартибу интизомро дар бозори "Сабз", ки бо номи "Зелёный базар" машҳур буд, назорат мекарданд, Субҳонро дида, бо ӯ суҳбат карда, аз ҳолаш боҳабар мегарданд. Бо розигии Субҳон ӯро ба хонаи бачагонаи ноҳияи Исфараи вилояти Ленинобод (Хуҷанди ҳозира) барои таълим гирифтани тарбия дидан мефири-

стонанд. Субҳони наврас дар хонаи бачагонаи ноҳияи Исфара бо баҳои хубу аъло таҳсил менамояд, ҳамчунин, дар қорҳои ҷамъиятии хонаи бачагон фаёлона ширкат менамояд. Махсусан, ба қорҳои варзишӣ шавқу ҳаваси беандоза дошт ва варзиши сабукро дӯст медошт, аъзои дастаи яккачини хонаи бачагон буд. Борҳо дар мусобиқа ва спартакиадаи бачагонаи ноҳиявӣ вилоятӣ ширкат намуда, сазовори қойҳои ифтихорӣ гаштааст. Баъди хатми синфи даҳум маъмурияти хонаи бачагона қобилиятро ба назар гирифта, барои идома додани таҳсил ва сайқал додани маҳорату малакаи варзишиаш ба техникуми тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе роҳат мебахшад.

Устоди барнодилу инсондӯст Субҳон Фозилов ба маҳзани илму маърифат-Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ зиёда аз 150 асар ва махсусан, асарҳои ниҳоят қиммату зарурии илмӣ, методӣ, дастурҳои тавсиявӣ ва асарҳои бадеиро тухфа намудааст.

Устод Субҳон Фозилов дар давоми фаёлияти педагогикаш садҳо ҷавонро тарбия намуда, ба воя расонидааст, ки дар байни онҳо қаҳрамонҳо (чемпионҳо)-и шаҳру вилоят, ҷумҳурии Тоҷикистон Осӣи Миёна ҳастанд, ки

аксари онҳо айни замон шараф ва парчами Тоҷикистонро на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки дар мамликати хориҷ низ баланд бардошта истодаанд. Ва ин ҳам аз заҳмату меҳнати хоксорона ва таҷриба, маҳорат ва малакаи волои ин устоди бофазлу доғизманд дарак мебахшад.

Дар давоми қору фаёлияташон бо зиёда аз 35 ифтихорномаю сипосномаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қумитаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, ҳамчунин, ифтихорномаҳои ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва унвони баланди Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст.

Устод Фозилов Субҳон имрӯзҳо 80-умин соли ҳаёти худро пушти сар карда истода бошад ҳам, ҳанӯз худро дур аз шогирдон тасаввур карда наметавонад, гоҳ дар дарсхона мебинед ӯро гоҳ дар майдончаву толорҳои варзишӣ. Ҷамчун ҳамкасб ба устоди азиз таманнои умри бобаракат ва солломати бардавом, хушиҳои зиндагӣ намуда, хоҳони онем, ки бо тайёр намудани шогирдон арзанда дар соҳаи варзиш парчам ва шуҳрати Тоҷикистони азизро дар ҷаҳон баланд бардорад.

Бобоҳои ЧӯРАЕВ, саромӯзгори кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ

Шеъри рӯз

МУҲАММАДҒОИБ

ГИЛА

*Моро гила аз сардии ҳамсоя набошад,
Хуршедпарастӣ ҳунари соя набошад.
Моро нашиносанд агар, шиква надорем,
Фаҳми ҳама азбаски ба як поя набошад.
Аз сӯхтани модари бечора хабардор
Оташқадаи қону дили доя набошад.
Бефоида бошад ҳама тарғиб, агар мол
Дар чашми харидор гаронмоя набошад.
Зар дорад агар, хӯрда ба бемағз нагиранд,
Пурзӯртар аз қудрати сармоя набошад.
Худогоҳӣ хуб аст, вале шӯҳрати миллат
Бе ҳастии равшанасари ғоя набошад.
Ғайбатгару тасдиқгаронанд зи як хок,
Ори зи гунаҳ сӯхбати якҷоя набошад.
Хуб аст гаҳе тарс, ки дар зикри Муҳаммад
Ҷуз васфи Худованд дигар оя набошад.*



ЧОР ҲИКМАТ

Дӯстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи "Ҷаҳонгиршоҳ Рустамшоҳ" созмон додем, ки дар он беҳтарин қиссаҳо нақл карда мешаванд. Аз ин хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва ғизои маънавий гиред!

ДУСТИ ВОҶЕИ

Рӯзе мӯрчае донаи вазнинеро бардошта дар биёбон мерафт.

Аз ӯ пурсиданд:

- Кучо меравӣ?

Гуфт:

- Мехоҳам ин доноро барои дӯстам, ки дар шаҳри дигар аст, бибарам.

Гуфтанд:



- Воқеан хандаовар аст, ту агар ҳазор сол ҳам умр бубинӣ, наметавонӣ ин ҳама роҳро тай карда ва аз кӯҳистонҳо бигзарӣ, то ба ӯ бирасӣ.

Мӯрча гуфт:

- Муҳим нест... ҳамин ки ман дар ин роҳ бошам, ӯ худаш мефаҳмад, ки дӯсташ медорам.

Мантиқ: Дӯсти ҳақиқӣ бояд буд, на дӯсти риёӣ.

ЗАМОНИ ХАЙР

Ду нафар дар сари роҳ саргарми суҳбат буданд, ки наздашон дарвеше пайдо шуд ва дар ҳақиқи онҳо дуои хайр хонд то садақае бидиҳанд. Яке бо қибру рӯи ба дарवेशи фақир гуфт:

- Дарбародар, оё мехоҳӣ, ки имрӯз як дирҳам ба ту бидиҳам ё ин ки сабр мекунӣ, то фардо се дирҳамат бидиҳам?

шудам, то имрӯз як дирҳам ӯ фардо сад дирҳам бидиҳӣ.

Мантиқ: Акнунро бояд ғанимат шуморид ва дар қору хайр набояд, ки таъхир кард ва қору имрӯзаро ба фардо гузошт.

БЕ ИБОДАТ БИҲИШТ МЕХОҶАД

Мастеро шунидам, ки нима-шаб дар сари бозоре истода буд ва аз ғояти мастӣ сараш ба чарх дарафта тода. Ҳушёре, ки бо вай лофи муҳаббату ёри мезад, аз ӯ пурсид:

- Чаро ба хонаи ҳеш наравӣ?

Гуфт:

- Эй фалон, набинӣ, ки шаҳр бар гирди ман мегардад ва хонаҳои беғонагон ягон-ягон дар гузар аст, интизор дорам, то чун қору хонаи ман пайдо шавад,

бе ҳеҷ заҳмате худро ба хона дарандозам.

Мантиқ:

Коҳили сустряйи сустниҳод, Тухм нокишта кишт мехоҳад. Пой нанҳода аз сарой бурун, Сайри дайру кунист мехоҳад. Бе риёзат ҳаво хур ба сар, Бе ибодат биҳишт мехоҳад.

ШИКАСТИ ҚАПБ

- Шишаи дар паҳлӯят бударо дидӣ?

- Оре.

- Онро гирифта, бар замин бизан!

- Шикаст.

- Акнун аз ӯ баҳиш пурс!

- Пурсидам.

- Ба сурати аввалаи худ баргашт?

- На.

- Пас фаҳмидӣ?! Дилҳо низ монанди шиша ҳастанд, ҳатто агар баҳшанд ҳам, фаромӯш намекунанд.

Таҳияи
Ҷаҳонгир РУСТАМШО

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ: ДОНИШГОҲ



Дар ин шумора хостем оид ба фаъолияти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар 6 моҳи аввали соли 2021 бо ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом суҳбате анҷом бидиҳем. Фишурдаи суҳбат пешкаши жонанда мегардад.

Салом устод. Ҳоло мо дар арафаи таҷлил аз 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ин ҷашни миллиро ба шумо самимона табрик мегӯям.

–Дурӯд бар шумо ва хонандагони рӯзномаи "Анвори дониш" ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ.

Истиқлолияти тоҷикон дорои аҳамияти бузурги таърихӣ, ки аз баракати он дар кишвари тозаистиқлоли тоҷикон суруду таронаҳои дӯстӣ танинандоз гардид. Ва ҳоло Тоҷикистони тозаистиқлол дар шароити орому мусоид дар раванди нави ҷомеаи демократӣ собиққадмона пеш меравад ва ҳамаҷадаҳои ҷомеаи пешқадами ҷаҳонӣ мегардад. Масъулияти бузурги мо шаҳрвандон дар рӯзҳои омодагии ҷашнӣ, бахшида ба 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатӣ ин арҷгузори пайдаи сулҳоварии фалсафаи ниёкон аст, ки аз баракати он мову Шумо дар шароити сулҳу осоиш қарор дорем.

Моро зарур аст, ки асоси тафаккури нави сиёсӣ ва фарҳангии ҷавононро бо ғояҳои истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату худшиносӣ миллий, ҳисси ватандӯстию ватанпарварӣ, таъмини амнияти давлату миллат таъриқ бахшем.

Ман ҳам тамоми мардуми шарифи Тоҷикистони азизро бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта, орзуманди онам, ки сулҳу амният дар кишвари мо ҳамеша поянда бошад.

Таъри маълум аст, 15-уми июни соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боздид аз ҷараёни қарорҳои барқарорсозии илмҳои манзилҳои бар асарӣ офати табиӣ моҳи майи соли қарӣ зарардидаи шаҳр ва шиносӣ бо вазъи қарҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Кӯлоб сафари қарӣ намуданд ва бо зарардидагон дар толори фарҳангии донишгоҳ мулоқот анҷом доданд.

–Бале. Дар ин сафари қарӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо номояндагони

оилаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мулоқот намуданд. Дар ин давра бинои асосии донишгоҳ, аз ҷумла толори фарҳангии рақами №1 донишгоҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, таҷҳизоти нав харидорӣ гардид. Қадаҳои мубораки Пешвои миллат ба ҳар кучо, ки расад Ҷамъабанди хоҳад буд.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ садҳо мутахассисони варзидаро ба воя расонидааст, ки ин намунаи ибрат аст. Чанд харф оид ба сифати тайёр кардани мутахассисон, шароити мусоид нисбат ба баъзе муассисаҳои дигар ё дастрасии таълим сухан мегуфтад.

–Донишгоҳ дар тайёр намудани кадрҳои илмӣ соҳаи маориф барои ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми босазо гузоштааст. Замони Шуравӣ дастпарварони донишгоҳи мо, шаҳрвандони тамоми минтақаи ҷумҳурӣ ва берун аз он бо роҳати Вазорати маорифи ҷумҳурӣ ба ноҳияҳои Файзободу Сангвор, Нурободу Рашт ва Тоҷикободу Лахш, Москва (ҳоло н. Ҷамадонӣ) ва Айнӣ, ки дар мактабҳои муаллим намерасид, рафта солҳои зиёд ифрои вазифа менамуданд. Дар баробари ин, аз он ноҳияҳо ҷавонони зиёд барои таҳсил ба донишгоҳи мо меомаданд. Аксари он шогирдон имрӯз ҳам бо донишгоҳ робита доранд.

Донишгоҳ дар давоми солҳои фаъолияташ рисолати худро ба хубӣ анҷом дода ватонист ва анқариб 30 ҳазор мутахассисони соҳибтаҳсилотро тарбия кард. Шогирдон пас аз хатми донишгоҳ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ қар карда, барои рушду нумӯи кишвар саҳми сазовор гузоштаанд. Дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат барои хубтар ба роҳ мондани таълим ва тарбияи мутахассисони варзида шароити хуб муҳайё гардид.

Ҷиҳати таъмини марказҳо бо ашъи зарурии илми муосир – лавозимоти лабораторӣ, техникаи компютерӣ, китобҳои таълими зарури тайи чанд соли охир дар донишгоҳ тадбирҳои муассир андешида истодаем.

Донишгоҳ барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани дарсҳои озмоишӣ аз фанни химия таҷҳизотҳои техникӣ, асбобҳо ва

маводи кимиёвии зарури дастраси кафедраи химия гардонид.

Дарсҳои лабораторӣ аз фанни химия дар озмоишгоҳҳо тибқи талаботи имрӯза таълим ба роҳ монда шудааст, ки шавқу завқи донишҷӯёро нисбат ба донишомӯзӣ зиёд мегардонад.

Бояд қайд кард, ки дар озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи химия донишҷӯён қарҳои курсӣ, рисолаи хатм ва магистрий иҷро мекунаанд.

Дар кафедраи биология бошад, озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотӣ "Биотехнология" кӯшода шуд, ки зиёда аз 1 миллион сомонӣ таҷҳизот барои муҷаҳҳаз гардонидани озмоишгоҳ аз ҳисоби лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олий" харидорӣ гардид.

Инчунин, ҳаҷми маблағи шартномаи таҳсил нисбат ба дигар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ арзонтарин ҳаст, ки ин метавонад сафи довталабони моро зиёд гардонад.

Таъмини мизу курсӣ ва таҷдиди синфхонаҳо дар кадом сатҳ қарор дорад?

–Дар соли таҳсили равон бо харидории мизу курсӣ ва таҷдиди синфхонаҳо, 2255 ҷойи нишаст зиёд шудааст. Барои боло бурдани сатҳи сифати таълим як лаборатория замонавии биотехнология барои ихтисосҳои биология – биотехнология, як лабораторияи санҷиши оби ошомидани, маркази илмӣ "Ҷамадонииносии" ва китобхонаи тахассусӣ дар заминаи факултети филологияи тоҷик ва журналистика (бо теъдоди 2 600 адабиёт), ду маркази имтиҳонотӣ бо фарогирии 80 компютер ташкил ва харидорӣ гардида, 10 лаборатория факултети физика – математика аз навсозӣ қарда шуд. Дар ин замина, атрофу акнофи муассиса ва намои зоҳирии биноҳои таълимӣ таъмир гардида, бетонпуш гардиданд. Роҳраву атрофи муассиса гулзор қарда шуда, манзараи он ба шаҳри бостонии Кӯлоб зебоии дигар зам мекунад.

Дар соли қарӣ бо дастгирии раёсати донишгоҳ 1 адад сервери пуриқтидор харидорӣ ва насб қарда шуд, ки минбаъд раванди автоматикунонии таълим ва имтиҳонҳои қарӣ пурра тавассути сервери ягона сурат мегирад.

Фаъолияти илмӣ донишгоҳро ҷӣ гуна баҳогузори мекунед?

Хеле хуб. Дар 6 моҳи соли 2021 ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳ 4 китоби дарсӣ, 5 монография, 38 васоити таълимӣ-методӣ ва зиёда аз 566 мақолаҳо ва фушурдаҳои маърузаҳои илмӣ таҳия ва нашр намуданд, ки дар ин самти фаъолият нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта бартариятҳо ба назар мерасад.

Дастовардҳои илмӣ омӯзгорони донишгоҳ умедбахш аст, зеро дар 6 моҳи соли равон 17 нафар омӯзгорони донишгоҳ рисолаҳои илмӣ худро дифоъ намуда, 5 нафар барои ҳимоя расман иҷозат гирифта, рисолаи илмӣ 54 нафар таҳқиқотчиён пурра анҷом ёфта, дар арафаи ҳимоя қарор доранд. Ин раванд низ рӯ ба инкишоф буда, нисбати соли гузашта бо назардошти теъдоди умумии омӯзгорон 1,6% зиёд мебошад.

Дар нимсолаи аввали соли 2021 тибқи нақшаи баргузори машваратҳои илмӣ 31 чорабинии илмӣ, аз ҷумла 1 конференсия илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, 4 конференсияи вилоятӣ ва 14 конференсияи умумидонишгоҳӣ ва 12 мизи мудаввар гузаронида шуд.

Дар соли равон ҳуҷҷатҳои 4 нафар омӯзгорони донишгоҳ барои сарфароз гардидан бо нишони "Аълоии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва ҳуҷҷатҳои 3 нафар омӯзгорон барои "Қорманди шоистаи Тоҷикистон" ва 1 нафар омӯзгор ба-

рои "Ифтихорнома"-и Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод қарда шудаанд.

Санаи 1 июли соли 2021 магистранти курси 1-уми ихтисоси физика ва математика Назаров Аминҷон дар озмуни ҷумҳуриявии олимони ҷавон таҳти унвони "Навовари беҳтарин", ки бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, сазовори дипломи дараҷаи сеюм гардид.

Фонди умумии китобхона ҷӣ қарар ҳаст ва барои бой гардидани он ҷӣ тадбирҳо андешидед?

–Фонди умумии китобхона дар давраи ҳисоботи 296 801 номгӯро ташкил медеҳад. Фонди умумии китобхонаи электронӣ бошад дар соли таҳсили қарӣ аз 196 425 номгӯ иборат мебошад ва теъдоди зикргардида ба соҳаҳо ҷудо қарда шуда, мавриди истифода мебошанд, ки дар муқоиса ба соли гузашта 3 200 адад зиёд мебошад.

Иштироки омӯзгорон дар озмуниҳои ҷумҳуриявӣ ҷӣ гуна аст?

–Боиси сарфарозист, ки Зафар Мирзоён – мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеа барои силсилаи мақолаҳо доир ба ҳаёту фаъолияти сиёсӣ ва ҷамъиятии адаби зиндаёд, Қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода дар озмуни ҷумҳуриявӣ, ки аз тарафи нашрияи "Ҷумҳурият" ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Шаҳринаву Турсунзода ва шаҳри Ҷисор доир гардид, ғолиб ва соҳиби Шоҳҷоиша гашт.

Ҷафтаномаи "Омӯзгор" бахшида ба "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" озмун эълон қарда буд. Омӯзун аз моҳи марти соли 2020 то аввали моҳи июни соли 2021 идома ёфт. Хурсандиовар аст, ки Ислом Гуломов, Қорманди шоистаи ҶТ, доктори илмҳои педагогӣ, профессорони донишгоҳ барои мақолаи "Риёздон бояд ҳамадон бошад" дар озмуни мазкур ҷойи дуумро соҳиб гардид.

Санаи 6-уми январи соли 2021 олимпиаи ҷавон, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ Расулова Лутфия соҳиби "Ҷоишаи раиси вилояти Хатлон" барои олимони ҷавон гардид.

Санаи 10.03.2021 Низомиддин Комилов, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудирӣ кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ дар озмуни вилоятии "Нерӯи сухан" аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин маводи журналистикаи чандрасонаӣ" соҳиби Ҷоишаи Раиси вилояти Хатлон ва Дипломи дараҷаи 3 гардид. Ҷамзамон, нашрияи "Маърифат"-и Коллеҷи омӯзгори донишгоҳ дар озмуни вилоятии "Нерӯи сухан" аз рӯи номинатсияи "Беҳтарин маҷалла ва нашрияи соҳавӣ" соҳиби мақоми аввал гардид.

Имсол донишҷӯёни донишгоҳ дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ба кадом дастовардҳо ноил гардиданд?

–Дар 32 кафедраи амалкунандаи донишгоҳ 33 маҳфил амал мекунад. Натиҷаи фаъолияти хуби маҳфилҳои фанӣ буд, ки дар давраи ҳисоботи донишҷӯён ба дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд.

ДАР РЕЙТИНГИ МТОК 5 ЗИНА БОЛО РАФТ!

Аз ҷумла, дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ки аз фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ гузаронида шуд, донишҷӯёни мо соҳиби 1 ҷойи якум, 1 ҷойи дуюм, 1 ҷойи сеюм ва 3 ифтихорнома гардиданд.

Дар даври хотимавии Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имсол дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, донишҷӯёни мо соҳиби 1 ҷойи дуюм, 2 ҷойи сеюм ва 2 ифтихорнома гардиданд.

Дар даври ҷумҳуриявии Озмуни илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ - "Донишҷӯ ва пешрафти илмю техники дар солаи 2021" бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии

ассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи касбии шаҳри Кӯлоб мусобиқаи варзишӣ аз намуди варзиши "Гӯштини милли" ҷиҳати дарёфти Ҷоми ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ" баргузор гардид, ки дар он донишҷӯёни донишгоҳ хунарнамоии хуб нишон дода, аксар ҷойҳои ифтихориро соҳиб гаштанд.

Мустафои Раҳмоналӣ донишҷӯи курси якуми факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ соли 2020-2021 дар Чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди Ҷиу-Ҷитсу дар вазни 62 кг роҳхат барои иштирок дар Чемпионати Ҷаҳон гардида, варзишгари беҳтарини сол доништа шуд.

Фаъолияти донишгоҳ дар самти муносибатҳои байналмилалӣ дар ка-



Ҷумҳурии Тоҷикистон ва "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" эълон гардидани солҳои 2020-2040 донишҷӯёни мо соҳиби 2 ҷойи якум, 2 ҷойи дуюм, 1 ҷойи сеюм ва 1 ифтихорнома гардиданд.

Рӯзи 23.04.2021 дар МДТ "Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти Ҷоми раёсати Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" гузаронида шуд. Донишҷӯи курси чоруми факултети физика ва математика Аҳмедов Бахтинур аз рӯи равию математика дар озмун иштирок намуда, сазовори ҷойи якум, ҷом ва дипломи дараҷаи 1 гардид.

Доир ба чорабиниҳо ва дастовардҳои варзишӣ маълумот медиҳед.

-Донишгоҳ бахшида ба ҳар як санаи ҷашнӣ ва инчунин, баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавиғардонии варзиш чорабиниҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ доир менамояд, ки ҳамагӣ барангезандаи ифтихороти ватандорӣ, тақвиятбахши хуввияти миллии, тарғибгари анъанаҳои неки ниёкон ва хунароҳои мардумӣ буда, барои тарбияи ҷавонону наврасони рӯҳану ҷисман солим, парвариши онҳо дар рӯҳияи ободкориву созандагӣ, ҳифзи ваҳдати миллии ва истиқлоли давлатӣ аҳамияти хоса дорад.

Дар робита ба дастовардҳои варзишии донишҷӯён аз ҷумла бояд қайд кард, ки мутобиқи мактуби Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша-чорабиниҳои варзишии донишгоҳ, бахшида ба Ҷашни байналмилалии Наврӯз ва 30-солагии Истиқлолияти давлатии кишвар санаҳои 12-13-уми март соли 2021 байни донишҷӯёни му-

дом сатҳ қарор дорад?

-Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалӣ, дар давраи ҳисоботӣ шӯъбаи муносибатҳои байналмилалӣ фаъолияти хешро дар доираи 2 лоиҳаи "Рушди таҳсилоти олии" бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ идома дод.

Лоиҳаи якум: "Баланс бардоштани малакаҳои ба кор таъминшавии донишҷӯ-духтарони курсҳои болоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб" - барои беҳдошти вазъи иҷтимоии духтарони курсҳои болоӣ пешбинӣ шуда буд. Дар доираи ин лоиҳа Маркази рушди касбият ва инноватсияи донишгоҳ бо таҷҳизоти муосир мучаҳҳазонида шуд.

Лоиҳаи дуюм: "Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси биология (биотехнология) вобаста ба талаботи бозори меҳнат". Дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур ба маблағи зиёда 1 миллион сомонӣ таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ворид карда шуда, моҳи сентябри соли ҷорӣ озмоишгоҳ ифтитоҳ ёфт.

Давоми соли таҳсилоти 2020-2021 аз ҷониби шӯъба дар ҳамкорӣ бо шарикони хориҷию сафаратхонаҳои кишварҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳо гузаронида шуданд:

1. Воҳурӣ бо намояндагони Федератсияи Россия бо мақсади таъсиси Маркази фарҳангии Россия "Русский центр" дар донишгоҳ ва таъмини марказ бо таҷҳизоти муосири техникӣ;

2. Баргузори имтиҳони қабули докталабон дар МТОК-и Федератсияи Россия дар асоси квотаи ФР барои шаҳрвандони ҶТ;

3. Воҳурӣ бо намояндагони Донишгоҳи давлатии нафту техникии Уфа оид ба имзо расонидани Созишномаи ҳамкорӣ ва дар доираи он ба роҳ мондани

Дар соли таҳсилоти равон бо харидории мизу курсӣ ва таҷдиди синфхонаҳо, 2255 ҷойи нишаст зиёд шудааст. Барои боло бурдани сатҳи сифати таълим як лабораторияи замонавии биотехнология барои ихтисосҳои биология – биотехнология, як лабораторияи санҷиши оби ошомиданӣ, маркази илмӣ "Ҷамадонишноӣ" ва китобхонаи таҳассусӣ дар заминаи факултети филологияи тоҷик ва журналистика (бо теъдоди 2 600 адабиёт), ду маркази имтиҳонотӣ бо фарогирии 80 компютер ташкил ва харидорӣ гардида, 10 лабораторияи факултети физика – математика азнавсозӣ карда шуд. Дар ин замина, атрофу акнофи муассиса ва намои зоҳирии биноҳои таълимӣ таъмир гардида, бетонпуш гардиданд. Роҳраву атрофи муассиса гулзор карда шуда, манзараи он ба шаҳри бостонии Кӯлоб зебоии дигар зам мекунад.

ҳамкорӣҳои судманд;

4. Баргузори воҳурии маҷозӣ бо Донишгоҳи хусусии илмҳои компютерӣ ва муҳандисии Малайзия;

5. Воҳурӣ бо Намояндагони Тоҷикистони лоиҳаи "Добрососедство"(Good neighborliness "Ҷамсоғии нек")-и Кореяи Ҷанубӣ ва мавриди амал қарор гирифтаи лоиҳаи "Ҷавонон ва технологияҳои нав".

6. Баргузор намудани имтиҳонҳои қабули докталабон ба Донишгоҳи давлатии Комсомолски лаби Амур.

Ҳолати таҷҳизотҳои иттилоотию коммуникатсионӣ чӣ гуна аст?

Имсол Парки технологӣ ва Маркази омӯзиши забонҳо бо таҷҳизот ва утқи қорӣ замонавӣ мучаҳҳаз гардонид шуда, фаъолияти онҳо рӯз аз рӯз беҳтар гардида истодааст.

Гуфтан ба маврид аст, ки имрӯз дар донишгоҳ 609 адад компютер, 74 адад ноутбук, 81 адад принтери одӣ, 69 адад принтери 3x1, 4 адад сканер, 51 адад тахтаи электронӣ, 69 адад проектор мавриди истифода қарор доранд.

Айни ҳол дар донишгоҳ 475 адад компютер ба шабакаи дохилии компютерӣ пайваст буда, миқдори компютерҳои ба шабакаи умумичаҳонии интернет пайваст 256 ададро ташкил медиҳад. Раванди қорӣ шабақаҳои компютерӣ аз тарафи кормандони марказ ҳамарӯза назорат (таъмир) карда мешавад.

То имрӯз дар донишгоҳ 147 адад камера аз тарафи мутахассисони маркази технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ насб гардида, аз ин ҳисоб 51 ададашро "Ip camera" ва 96 ададро камераҳои hd -

аналог ташкил медиҳанд.

Ҳоло донишгоҳ дар рейтингҳои МТОК дар қадом зина қарор дорад?

-Натиҷаи заҳматҳои омӯзгорон ва олимон буд, ки нимсолаи аввали соли 2021 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар рейтингҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузори карда мешавад, нисбат ба солҳои гузашта 5 зина боло рафта, ҳамакун аз мақоми 17-ум дар мақоми 12-ум қарор дорад.

Дар охири чӣ назари дигар дорад?

-Ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси балеанди миллии ва тафаккури созандаву ободкорона дар партави дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҷлили шоиста аз ҷашни муқаддаси миллии - 30-солагии Истиқлолияти давлатии кишвари биҳиштосоямон Тоҷикистони азиз ҳамаҷониба омодагӣ дида истода, меқӯшанд ба рои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқӣ мамлакат кадрҳои баландихтисос ва рақобатпазири бозори ҷаҳонии меҳнат тарбият намоанд.

Саломат бошед!
-Ташаккур.

Ҷаҳонгир РУСТАМШО,
сармуҳаррири рӯномаи
"Анвори дониш"



МАҚОМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ СОҶАИ МАОРИФ ВА ИЛМ



Иброҳимов Гурез, номзоди илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогикаи умумидоншироғӣ, Корманди шоибаи Тоҷикистон

Дар рӯҳияи худшиносии мимлӣ, худогоҳию ватанпарастӣ тарбия намудани насли ҷавон ва омода намудани кадрҳои баландихтисос шартӣ асосии рушди ояндаи кишвар ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти худ ба омӯзгорону ҷавонон оид ба таълиму тарбия, забондониву омӯзиши технологияи муосир дастури супоришҳо доданд.

Дар Паёми навбатии Президенти кишвар Пешвои миллат вобаста ба тақвият бахшидани рушди илмҳои дақиқ ва ҳавасманд гардонидани хонандагон пешниҳод гардид, ки ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҳама зинаҳои таҳсилот баргузор намуда, ғолибон ҳаматарафа аз лиҳози моддиву маънавий кадрдонӣ қарда шаванд.

Омода намудани кадрҳои баландихтисос ва тарбияи ҷавонони соҳибмаърифату ватандӯст аз сатҳи сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ вобастагии зиёд дорад. Пешвои миллат ҳамасола дар Рӯзи дониш ва Дарси Сулҳ атрофи беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи ҷавонон пешниҳоду вазифаҳои мушаххас ба миён мегузорад. Чиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои ташаккули техникаи насли наврас солҳои 2020-2040 "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" эълон қарда шуд.

Аз ин қосат, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамасола барои тайёр кардани омӯзгорони баландихтисос ва ботачриба диққати ҷиддӣ дода, баланд бардоштани сатҳи дониши касбии онҳо дар дохил ва беруни мамлакат чораҳои зарурӣ меандешад. Новобаста ба он ки ғамхориҳои давлату ҳукумат дар ин самт бе ҳададу худуданд, масъалаи нарасидани омӯзгор дар якҷанд фарро дарс додани як омӯзгор ҳамоно эҳсос мегардад.

Пешвои муаззамии миллат, то он қосе, ки давлат қудрат ва тавоноӣ дорад, бо талошҳои беандоза ба тамоми шароит корӣ муҳаё кардааст. Ин заҳматҳои Сарвари давлат ба тамоми кишроҳои ҷомеа, аз ҷумла, наслҳои наврас ва ҷавон тааллуқ дорад.

Дар ин маврид дар Паёми декабри соли 2019 омадааст: "Соли ҷорӣ ба маблағи 500 миллион сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва зиёда аз 32 ҳазор ҷои нишаст ба истифода супорида шуд".

Бояд хотирнишон сохт, ки муассисаҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар сатҳи таҳсилоти миёна ва ҳам олӣ (намуна бинои нави Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2015 ба истифода дода шуд, сохтмони бинои нави Донишқадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб давом дорад) дар асоси талаботҳои меъёрҳои байналмиллалӣ сохта, мавриди истифода қарор дода мешавад.

Соҳаи маориф ва илми ҷумҳурӣ дар сиёсати маорифпарваронаи Пешвои миллат, дар таҳкими давлатдорӣ маъқеи муйянқунандагии калидиро касб менамояд.


Вобаста ба ин роҳбари давлат иброд мекӯрад: "Соли 2020 сохтани 181 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ҳаҷми 900 мил-

То ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 128 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ бунёд гардида, дар маҷмӯъ 1332 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ тармиму таҷдид қарда шуданд.

лион сомонӣ бо муҳайё намудани 54 ҳазор ҷои нишаст пешбинӣ шудааст.

То ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 128 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ бунёд гардида, дар маҷмӯъ 1332 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ тармиму таҷдид қарда шуданд.

Боиси хушҳоли ва эҳтироми беандоза нисбат ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем, ки аз рӯзи аввали пой дар арсаи сиёсат гузоштани маорифро пояи устувори мамлакат ва дар пойдорӣ давлатсозии давлатдорӣ рӯй ба мактаб, ба илм ниҳод. Вобаста ба шароити таълим ва тарбия, ки Сарвари давлат барои рушди илму маориф омода кардааст, дар ҳар суҳбат мулоқотҳои ба мардум, дар ҳамаи Паёмҳояш ба маҷлиси Олии мамлакат доир ба баланд бардоштани сифати таълим, парвариши насли наврас ва ҷавонон вазифаҳои ҷиддӣ мегузорад. Таъкид қарда мешавад, ки сифати кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ ба талаботи рӯзафзуни рушди иқтисодӣ ва ҷаҳонбинии аъзои ҷомеа, шинохт ва дарки во-



қеияти табиат ва ҷамъият бошад. "Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро таъкид мекунанд, Сарвари давлат дар Паёми декабри соли 2019,- зарур аст, ки дар баробари чунин дастгириҳои давлат ва афродӣ ватандӯст сатҳи сифати таълиму дар муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли молиякитии онҳо дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд".


Аммо ҷои таассуф аст, ки новобаста аз он ки давлат барои насли наврас, ҷавонон тамоми шароитро тибқи меъёрҳои эътирофгардида омода кардааст, сатҳи сифати донишҳои хатмқардагонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ ба талаботи рӯз, ба бозори меҳнат, аз худ қардани технологияи пешқадам, донишҳои бунёдии соҳаи ҳуқуқ ва дигар самтҳои гуманитарӣ ба меъёр ҷавобгӯ нест. Дараҷаи дониш ва малакаи хатмқардагонии мактабҳои олӣ ба талаботи асосие, ки тибқи он ҳуҷҷат дар бораи мутахассиси соҳа будан дода мешавад, мувофиқат намекунад. Байни диплом ва дониш, ки яке зуҳурот ва охири ҷавҳари аслии таҳассусмандӣ ба муҳимтарин сифати шахси ташкил мекунанд ва барои он вақт умри азиз ва маблағи зиёд сарф шудааст, фосола ба андозаи набахшидан аст.

Бо дипломи мактаби олӣ бисёре аз ҷавонон ба зиндагӣ, ки барои ягон падидаи соҳибшуури олам осон нест, нотаъҷиб он муассисаеро тарк мекунанд. Онҳо дунёро, олавро на ба он тарзе ки воқеият дорад, ба таври объективӣ аст, қабул мекунанд.

Ҷангоми дарки муҳити атроф сифати аслии предмет дар шуур худ ба худ инъикос намеёбад. Барои ин донишхое, ки баъдан тавассути тачриба бори дигар тасдиқи худро пайдо мекунанд, заруранд.

Саҳланигарӣ нисбат ба омӯзиши илму маърифат дар Пайёми Пешвои миллат, воқеъбинона, ҳамчун ибрази ташвиш садо медиҳад: "Тибқи таҳлилҳои вақтҳои охир дур шудан аз китобхонӣ яке аз масъалаҳои нигароникунада дар байни хонандагону донишҷӯён ва омӯзгорони онҳо мебошад. Ҷамаи инро бо эътибор гирифта, соли дуум аст, ки дар ҷумҳурӣ бо ташаббус ва дастгирии Пешвои миллат озмуни ҷумҳуриявӣ "Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст" гузаронида шуда истодааст. Ин озмун имқон медиҳад, ки сол ба сол шумораи китобдӯстон дар ҷумҳурии рӯ ба афзоиш дорад.

Ҷангоми сафари қорӣ Пешвои миллат ба шаҳри Ҳисор, сентябри соли 2020 баъди шиносӣ бо пешқадамони хоҷагии қишлоқ, зиёён ва дигар кишварҳои ҷомеа ба истифода додани як зумра иншоотҳои бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бунёдгардида, ба



АНДЕШАҶОИ ҶАКИМОНА

XXXX

Агар шумо ба шумораи кофии одамон чизи меҳосташонро барои дарёфт намудан мадад расонед, тамоми хоҳишҳои шумо амалӣ хоҳад монд.

Зиг Зиглер

XXXX

Барои касеро бахри иҷрои ягон кор маҷбур қардан роҳи ягона вуҷуд дорад. Ҷамагӣ як роҳ. Одамро маҷбур қардан лозим аст, ки вай худаш иҷро қардани он амалро хоҳад. Дар хотир доред, ки дигар роҳ нест.

Дейл Корнеги

XXXX

Даромад ҳамеша аз моҳона беҳтар аст. Моҳона ба шумо барои аз гурӯснагӣ намурдан кӯмак мерасонад, ҳол он ки даромад ба шумо дорой меорад.

Чим Рон

XXXX

Қадам касеро, ки ту ёд гирӣ, ту барои худат ёд мегири.

Петроний

XXXX

Бо хароқоти хурд хеле боэҳтиёт бошед: қатраи хурдтарин кишти калонро метавонад фарқ қунанд.

Бенҷамин Франклин

XXXX

Вақте зарурати интиҳоб қардан меояд, шумо иқдоми интиҳоб қардан намеқунед ин ҳам интиҳоб аст.

У. Ҷеймс

XXXX

Ҷамон рӯзе, ки шумо масъулияторо барои ояндаи худ пура ба дӯш мегирад ва ба шубҳаҳояшон сабабро қатъ мекунед, ҷамон рӯз ҳаракат ба қуллага шурӯъ мешавад.

О.Ҷ. Симпсон

XXXX

Агар сарватманд будан хоҳед на танҳо пул қарданро ёд гиред, балки сарфакор буданро ёд гиред.

Бенҷамин Франклин

XXXX

Аз маблағи қорқардаатон камтар пул сарф қунед - ана ба шумо санги фалсафӣ.

Бенҷамин Франклин

XXXX

Агар мо саватамонро идора қунем, сарватманду озод ҳастем: агар сарватмонро моро идора намоёад, он гоҳ аз мо камбағалтар одаме нест.

Эдмунд Бёрк

XXXX

Одаме, ки пул надорад, бовичдон монданаи душвор аст.

Бенҷамин Франклин

XXXX

Муваффақият ба онҳое муяссар мешавад, ки бо категорияҳои муваффақият фикр мекунанд.

Наполеон Ҳилл

XXXX

Ҳеҷ вақт қорҳои қалон бе мушқилиҳои зиёд намешавад.

Волтер

XXXX

Танҳо шахсеро, ки нодонии худро дарк қарда дониш меҷӯяд, насихат намо.

Конфутсий

ТОЛИБОН ВА МАВҚЕИ УСТВУРИ ТОЧИКИСТОН

Сокинони ин кишвар, ки беш аз чил соли охир дар шароити қангу нооромӣ умр ба сар мебаранд, вақтҳои охир бо мушкилоти боз ҳам бештари амниятӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шудаанд.

Эмомалӣ Раҳмон

МАВҚЕИ ТОЧИКИСТОН

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанрониаш дар ҷаласаи бо-тантана ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе (08.09.2021) оид ба қазияи Афғонистон иброз дошт, ки қонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсоия наздиктарин, дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги худ бо роҳи ташкили ҳукумати фарогир ва бо дарназардошти манфиатҳои ҳамаи қавму миллатҳои сокини он, раъӣи тамоми мардуми мамлакат, эҳтирому риояи ҳуқуқи шаҳрвандон дар доираи меъёрҳои аз қониби ҷомеаи ҷаҳон пазируфташуда ва нақши калидии Созмони Миллали Муттаҳид дар пешбурди ин раванд ҳастем. Аз ҷумла, таъкид карданд, ки:

"Мушоҳидаву таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар муддати беш аз як моҳи гузашта вазъият дар ин кишвар, мутаассифона, боз ҳам мураккабу ҳалокатбор ва боиси нигарониҳои ҷиддии мамолики минтақа ва ҷаҳон гардид.

Сокинони ин кишвар, ки беш аз чил соли охир дар шароити қангу нооромӣ умр ба сар мебаранд, вақтҳои охир бо мушкилоти боз ҳам бештари амниятӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шудаанд.

Дар робита ба ин, бори дигар хотирнишон месозам, ки барои ба миён омадани чунин вазъи фочибор мардуми Афғонистон бо таърихи тамаддун ва фарҳанги чандиҳазорсолаи худ гуноҳ надоранд.

Ноамнӣ ва бадбахтие, ки ба сари мардуми ин кишвари бостонӣ омадааст, натиҷаи даҳлати кишварҳои хориҷӣ, яъне фаъолияти доираҳои манфиатдори минтақа ва ҷаҳон мебошад, ки ҳоло низ идома дорад.

Бинобар ин, мавқеи Тоҷикистонро доир ба қазияи Афғонистон тақдиратан зълон медорам, ки мо қонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсоия наздиктарин, дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги худ бо роҳи ташкили ҳукумати фарогир ва бо дарназардошти манфиатҳои ҳамаи қавму миллатҳои сокини он, раъӣи тамоми мардуми мамлакат, эҳтирому риояи ҳуқуқи шаҳрвандон дар доираи меъёрҳои аз қониби ҷомеаи ҷаҳон пазируфташуда ва нақши калидии Созмони Миллали Муттаҳид дар пешбурди ин раванд ҳастем.

Ҳамчунин, меҳомам боз як нуктаи муҳимро таъкид намоям, ки ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои манфиатдор ҳуқуқи маънавия наздоранд, ки мардуми Афғонистонро бо мушкилоти бавҷудномада таноҳ гузоранд.

Зеро бори дигар хотиррасон месозам, ки вазъияти сангину фалокатбори ин кишвар бо гуноҳи сокинони он ба вучуд наомадааст.

Ман дар ҳайратам, ки тамоми ниҳодҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи башар ҳомӯширо ихтиёр кардаанд ва дар мавриди пуштибонӣ аз ҳуқуқи мардуми Афғонистон ҳеч гуна ташаббус нишон намереҷанд.

Дигар ин, ки бетафовутӣ нисбат ба сарнавишти Афғонистон боиси афзоиши ҳушунат, боз ҳам вазнинтар шудани зиндагии сокинони он, сар задани қанги таҳмили шаҳрвандӣ бо миқёси солҳои 90-уми асри гузашта, фалокати башарӣ, ҳамчун маркази терроризми байналмилалӣ боқӣ мондани қаламрави ин мамлакат ва ба таври ҷиддӣ ҳалалдор гардидани амнияти субот дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мегардад.

Вазъияти Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири бевоситаи манфӣ мерасонад, зеро ман борҳо гуфтаам, ки амнияти минтақаи мо, дар навбати аввал, ба вазъи ин кишвари ҳамсоия вобаста мебошад.

Дар робита ба ин, хотиррасон месозам, ки тайи зиёда аз бист соли охир ман аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва дигар ҷамъомиҳои байналхалқӣ ҳалли масъалаи Афғонистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ даҳро бор иброз дошта, таъкид намудам, ки қазияи Афғонистон роҳи ҳалли низоми надорад ва бояд таноҳ бо роҳи музокирот ҳаллу фасл карда шавад.

Вале ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла доираҳои манфиатдору даҳлдор ба ҳалли ин масъала то андозае бетафовутӣ зоҳир карданд.

Дар натиҷа мушкилоти Афғонистон ба ҷое расид, ки имрӯз тамоми башариат, махсусан, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамҷавори онро ба ташвишу нигарониҳои ҷиддӣ овардааст.

Аз ин лиҳоз, бо истифода аз фурсат ҳамаи созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро бори дигар даъват мекунам, ки доир ба ҳалли мушкилоти ин кишвар ва ташкили ҳукумати мусолиҳаи миллӣ бо фарогирӣ манфиатҳои тамоми қавму миллатҳои сокини Афғонистон тадбирҳои фаврӣ ва дастҷамъона андешанд.

Инчунин, расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми ин кишвар аз ҷумлаи тадбирҳои таъхирнопазир мебошад."

ВОКУНИШИ ТОЛИБАКОН

Баъди ин, аз қониби толибаке бо номи Наим Вардак, суҳангӯи дафтари сиёсӣи Толибон дар Қатар гуё таҳдиде сурат гирифт. Ин гусолаи сиёсӣ мегӯяд, ки: "Агар ҷомеаи ҷаҳонӣ мувофиқа накунад, Тоҷикистонро дар зарфи 24 соат тасхир хоҳем кард." Ҷой аблаҳ, хобтаро ба об бигӯй! Ин ҷондорҳои аз роҳи ғайр таваллудшуда суҳанхояшон зидду нақиз буда, имрӯз як гап мегӯянд пагоҳ дигар гап. Аввал гуфтанд, ки мо ба ҳеч кишвари ҳамсоия ҳуҷум намекунем ва чанд коршиносӣ аблаҳи дигар ҳам ҳамина гапро гуфт. Ҳоло чунин мегӯянд. Ба толиб бовар кардан туғ кардан ба рӯи худ аст.

Ҳамчунин, як харриши дигар Мулло Абдулгани Бародари ба гуфтаи Радиои "Озодӣ" "мӯътадил", муовини раиси ҳукумати ташкилкардаи Толибон ва собиқ раҳбари дафтари сиёсӣи Толибон дар Қатар ҳам Тоҷикистонро дар мувофиқаи дар умуми "корҳои давлатдори худ" айбдор кардааст ва низ таҳдид карда будааст, ки "ҳар амал ақсуламане дар пай дорад."

Ғайр аз ин, ҳафтаи гузашта хабар додаанд, ки даҳро ҳазор нирӯҳои Лашкари Мансурии Иморати исломӣ дар се вилояти бо Тоҷикистон ҳаммарзи Тахор, Бадахшон ва Кундуз ҷобачо карда шудаанд.

Ин сифлатабъон бояд бидонанд, ки ҳам дар Афғонистон ва ҳам дар Тоҷикистон зидди онҳо дар сафи аввал тоҷикон ҳастанд. Миллати тоҷик ҳеҷ гоҳ бардагиро қабул накардааст ва нахоҳад кард. Мо барои номус ҳамеша мечангем! Шукр, ки ҳоло артиши солим ва ҳирфавиро соҳиб ҳастем. Агар шумо бандҳои пашм барои надостаҳои тоҷик-пул, сарват, тилло ва ҳокимият бичангед, мо барои доштаҳои мон-номус ва адолати иҷтимоӣ қанг хоҳем кард.

ҚАБҶАИ МУҚОВИМАТИ МИЛЛИИ АФҶОНИСТОН

Пас аз он ки Афғонистонро созмони террористии "Толибон" моҳи августи соли равон дар пасманзари ҳуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз ин кишвар ғасб карда буд ва гуё аморати исломиро ташкил кард, Нерӯҳои ҚабҶаи муқовимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии фарзанди Қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳ Масъуд-Аҳмад Масъуд ташкил шуд



ва муборизаро барои як давлати муътадил бо риояи мардумсолорӣ ва ҳуқуқи инсон оғоз кард. Талафотеро, ки толибакони касиф дар Панҷшер доданд, дар 20 соли ахир надода буданд. Чандин касиф ба дӯзах равон карда шуд. Ҳоло сафӣи размандагони ҚабҶаи муқовимати миллии Афғонистон рӯз то рӯз зиёд шудан дорад ва онҳо ба қанғҳои чирикӣ гузаштаанд. Худо хоҳад ғолибият насиби Аҳмад Масъуд хоҳад шуд.

ЛАТИФИ ПИДРОМ ВА МАВҚЕИ Ё

Дар муроҷиати видеои худ сиёсатмадори афғон Абдул Латиф Пидром ба "Азия Пилус" гуфтааст, ки изҳороти Тоҷикистон дар бораи вазъи кунунии Афғонистон даҳлат ба умуми дохилии Афғонистон нест.

Ё зикр кардааст, ки гуфтаҳои қониби Тоҷикистон ба арзишҳои байнулмилалӣ ва Эълонияи ҳуқуқи башар мутобиқ аст. Дар ҳақин ҳол, Ё таъкид доштааст, ки ҳукумати Толибон ҳоло аз қониби касе ба расмият шинохта нашудааст.

Пидром ҳамчунин дар бораи даҳлати Покистон изҳори назар намуда, сафарҳои роҳбарӣ ҳадамоти иктишофии Покистонро ба Кобул хотиррасон кардааст ва гуфтааст, шахсонӣ расмии Покистон ба саросари дунё сафар мекунад, то чиҳати ба расмият шинохтани Толибон даст ёбанд.

"Қадам кишвар ба умуми Афғонистон даҳлат мекунад: давлате, ки роҳбарӣ

Ҷар як шаҳрванди баномуси ТОҶИҚ барои ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ҳамеша тайёр аст, ки мубориза намояд.

ҳадамоти иктишофии он ба Афғонистон барои идорақунӣ ва ҳамоҳангсозӣ корҳои меояд ё кишваре, ки меҳомам ҳамаи гурӯҳҳои этники ва сиёсӣ ба ҳайати ҳукумат шомил карда шаванд?" - иброз доштааст сиёсатмадор.

Илова бар ин, Пидром гуфтааст, иродаи неки Тоҷикитсон аст, ки бо вучуди таъхир дар пардохт аз Афғонистон, Душанбе интиқоли барқро ба ин кишвар идома медиҳад.

ДАСТБҶСИ ҲАМСОЯҶО

Аҳиран "хиради азали" ва ҳамсоияҳо аз худ дарак дода, Ёзбекистон, Қргзистон ва Қазоқистон ба дастбҶсии Толибон ба Кобул рафтанд. муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қргзистон ҳангоми пазирой дар назди толиб ончунон кӯз кард, ки аз хандаи зиёд дилкафак шудем. Намояндаи сафорати Ёзбекистон бошад, дар Кобул ба толибакони касиф чома пӯшонду тоқӣ андохт. Мирзиеёв бошад, онҳоро қаноб гуфт.

Ҷар давлат мавқеи худро дорад ва мо мебинем, ки ин ҳамсоияҳо бо ин мавқеашон то ба кучо мерасанд. Вақт довари ҳама чиз аст. Умри ботил кӯтоҳ мебошад.

ОҶТОБ, ДОМАНИ ҶАРИРИ "ТОЛИ-БОН" ВА "ДУРАНДЕШИ"-И ҲАМСОЯҶО

Далер Мерганов, муовини сармуҳарри-

ри рӯзномаи "Садои мардум" низ дар мақолаи худ зери унвони "Оғтоб, домани ҳарири "Толибон" ва "дурандеши"-и ҳамсоияҳо" чунин гуфтааст: "Шояд "Толибон"-и аз набзи ҷаҳон ноогоҳ намедонад, ки маротибаи аввал нест, ки Сарвари давлати мо оид ба мушкилоту дурномаи Афғонистон андешахояшонро қотейона ва бо сарохат баён менамоянд. Роҳбарӣ давлати Тоҷикистон ягона сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ мебошад, ки таври мунтазам, шойста ва дар заминаи далелу арқоми асоснок аз манфиатҳои ин кишвари қанғзада ҳимоя намуда, тавачҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба мушкилоти он қалб намудаанд. Ин омил аз ки аз қониби шаҳрвандони ин кишвар низ эътироф шуда, онҳо Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти асили мардуми афғон медонанд.

Дар мавриди мавқеи кишвари мо: Манзур аз суҳанони Роҳбарӣ мамлакат ва қавҳару меҳвари мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон эмин доштани кишвар аз таъсири ҳаводиси Афғонистон, аз ҷумла, гурӯҳҳои террористӣ, ки мутаассифона, дар ҳукумати "ҳамашумул"-и "Толибон" болоншинанд, маҳсуб мешавад.

Масъалаи мазкур хеле нигаронкунанда аст, зеро амнияти давлатҳои Осиёи Марказӣ, Федератсияи Россия ва Хитой аз вазъияти Афғонистон вобастагӣ дорад. Зимни пайгирии масъала маълум гардид, ки зӯҳури гурӯҳҳои террористӣ дар Афғонистон аз соли 1978, замони ворид гардидани Иттиҳоди Шӯравӣ ба хоки он шуруъ гардид, то имрӯз бемайлон идома дорад. Аз ҳамон

айём ин кишвар ба майдони бархӯрди манфиатҳои абарқудратҳо ва дар ин замина рӯйи кор овардани гурӯҳҳои экстремистӣ гардидааст.

Барои мисол, "Толибон" дар оғоз ҳаракати қабилавӣ маҳсуб меёфт ва бар зидди тоҷикон, Ёзбекҳо ва ҳазораҳо равона шуда буд. Баъдтар, бо кумаки хоҷагони хориҷӣ ин гурӯҳ фаъолиятро тавсеа бахшида, минбаъд ҳамчун абзор истифода гардид. Ҷаводиси охир собит намуанд, ки бинобар дар чорроҳаи манфиатҳои геополитикии кишварҳои абарқудрат қарор доштани кишварҳои Осиёи Марказӣ тавачҷуҳ ба онҳо зиёд шудааст, давлатҳои манфиатдор дар қустуқӯйи роҳҳои нави таъсиррасонӣ ба онҳо мебошанд."

ОХИРСУҶАН

Ҷар як шаҳрванди баномуси ТОҶИҚ барои ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ҳамеша тайёр аст, ки мубориза намояд.

Истиқлолу озодии халқи тоҷик пояндаву ҷовидон бод!

Сулҳу оромии Ватан, суботи сиёсӣи ҷомеа ва ваҳдати миллии мардуми шарафманди Тоҷикистон ҷовидон бод!

Ҷаҳонгир РУСТАМШО,
сармуҳаррири рӯзномаи "Анвори дониш"-и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

ВОХҶҶРИИ РАИСИ КОА



Рӯзи 24-уми сентябр раиси Муассисаи давлатии Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доктори илмҳои таърих, профессор Розикзода Абдулҳаким Шерали ва гурӯҳи кормандони ин ниҳод ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таърифи оварданд.

Ин ҷамоиши ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо кӯшода, меҳмононро ба аҳли нишаст шинос намуданд.

Сипас, доктори илмҳои таърих, профессор Розикзода Абдулҳаким Шерали суҳанронӣ намуда, ҷамаи профессорон, олимон, номзадон, унвонҷӯён ва омӯзгорону кормандони донишгоҳро ба 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, перомуну вижагиҳои ҷимояи рисолаҳои илмии пажӯҳишгарон изҳори ақида намуданд.

Раиси Муассисаи давлатии Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон профессор Розикзода Абдулҳаким Шерали дар мавриди баъзе ҳодисаҳои рӯбардор кардани қорҳои илмии дигарон, ки онро дуздӣ, плагиат меноманд ва дар миёни баъзе пажӯҳандагони мамлакат мушоҳида мешавад, изҳори нигаронӣ намуданд.

Сипас, нишастагони толор, ки аксаран донишпажӯхон буданд, саволҳои зиёдеро ба миён гузоштанд ва дар навбати худ посухҳои мушаххас ҳосил карданд.

Ин нишаст хеле хотирмон буда, донишпажӯхон аз он баҳраи шоиста бурданд.

ГУЗАРИШ БА НИЗОМИ НАВИ ХОЛГУЗОРӢ

Шурӯъ аз соли таҳсили 2021-2022 Донишгоҳи Давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба низоми нави холгузори ҳафтаина-фосилаҳо (рейтинги 1 ва 2) ва журнали электронӣ дар барномаи иттилоотии идоракунӣ раванди таълим ба роҳ монда шуд. Донишгоҳ ба барномаи Uchrros Teacher пайваст шуд. Барномаи мазкур дорои имкониятҳои васеъ буда, назорати бештарро фароҳам оварда метавонад. Модули ғунҷоиши ҳолҳои ҳафтаина ва журнали электрониро дар шакли Web сабт пешниҳод шудааст.

Ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом барои гузариш ба низоми нави холгузори ҳафтаина-фосилаҳо (рейтингҳо), журнали электронӣ ва ҳозирро ғоиб намудан дар дафтари академии электрониро дар барномаи иттилоотии идоракунӣ раванди таълим зарур донистааст. Ин равандро Маркази тестӣ дар мувофиқа бо раёсати донишгоҳ барои омӯзиши барнома ба



кормандону омӯзгорон семинар-машваратҳоро ташкил намуданд. Дар рафти семинарҳои омӯзишӣ мутахассисони марказ ба омӯзгорон тарзи пайвастшудан, ба кабинетҳои инфиродӣ дохилшудан, ворид намудани ахбороти лозима ва нозуқиҳои барномаро меомӯзонанд.

Ҳамчунин, шакли мобилии барнома (замима) дар "Плей Маркет" барои истифода бурдан озод пешкаш шудааст.

ТАҚЛИЛ АЗ РӯЗИ МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛҲӢ



Санаи 30-юми сентябр дар толори фарҳангии донишгоҳ ҷарабани бадеӣ-фарҳангӣ ба муносибати Рӯзи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Дар ҷарабани мазкур Ҳақназар Ғоиб-Шоир халқии Тоҷикистон, Ҳамидиён Орзу-муовини раиси шаҳри Кӯлоб оид ба маънавият, садорати донишгоҳ ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок доштанд.

Нахуст суҳани ифтихоиро ректори донишгоҳ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо оғоз намуда, ҳозиринро бо ин рӯзи фархунда табрик намуд. Зимни суҳанронии пурмуҳтавои хеш ректори донишгоҳ қайд намуданд, ки: "Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ бемуҳаббат, аз абармардони фарҳанги тамоми форсизабону ориёнаҷодони ҷаҳон ва ҳамтабори ҳамкатори сазовори нобиғатони шеърӣ воқоии форсии дариин тоҷикӣ буда, ба ҳайси бузургтарин суҳанвари адабиёти деринасоли мардуми

мон, дар радиҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абӯалии Сино, Умари Хайём, Низомии Ганҷавӣ, Саъдии Шерозӣ, Камолӣ Хуҷандӣ, Ҳофизӣ Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абдулқодир Бедил, Сайиди Насафӣ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айний, Иқболӣ Лоҳурӣ шухрати фарҳангу адаби моро бе назир оламгир гардониданд. Нигоштаҳои килки сеҳрангези ин мутафаккири дар "Девони Шамс", "Маснавии маънавий", "Маҷолиси саъба", "Фиҳрӣ мо фиҳрӣ" ва "Мактубот"-и ӯ фароҳам омадаанд. Пойгоҳи ин суҳанвар дар олами шеърӣ шоирӣ ончунон баланд аст, ки гурӯҳе вайро бузургтарин шоирӣ ҷаҳон, ҷамъе бузургтарин шоирӣ адабиёти форсу тоҷик ба қалам додаанд."

Баъдан Ҳақназар Ғоиб-Шоир халқии Тоҷикистон ва Ҳамидиён Орзу-муовини раиси шаҳри Кӯлоб оид ба маънавият суҳанронӣ намуданд.

Сипас, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика Зулфия Гадомад зери унвони "Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ - муршиди ваҳдат байни инсонҳо" суҳанронӣ намуд. Дар қисмати фарҳангӣ гурӯҳи донишҷӯёни факултети филологияи тоҷик ва журналистика порчаҳои назмиву насрӣ аз эҷодиёти шоир қироат намуданд. Инчунин, хунармандони Хонаи маданияти донишгоҳ бо роҳбарии Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Нурулло Ҳолов аз эҷодиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ таронасароӣ карданд.

БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВӢ

Рӯзи 30-юми сентябр дар толори фарҳангии донишгоҳ бо иштироки факултети забонҳои хориҷӣ конференсияи илмӣ-назариявӣ таҳти унвони "Барномаи давлатӣ - барномаи мост", дар доираи амалигардонии "Барномаи давлатии тақмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" барои солҳои 2020-2030 бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Нишастии илмӣ-назариявӣ дар сатҳи баланд доир гардид, ки онро суҳанронҳои иштирокдорон гувоҳӣ медод.

Конференсияро номзади илмҳои филологӣ, дотсент, муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмиллалӣ Шарофат Худойдодова бо суҳанронии хеш оғоз намуда, сипас якҷанд донишпажӯҳони ҷавон дар атрофи паҳлӯҳои гуногуни омӯзиши забонҳои хориҷӣ дарёфтҳои худро изҳор намуданд. Аз ҷумла, Саидова Нилуфар, саромӯзгори кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавӣ, Саидов Абдулло, ассистенти кафедраи методи-



каи таълими забонҳои хориҷӣ, Одинаева Мавзуна, донишҷӯи курси 3-юми факултети филологияи хориҷӣ, Талбов Абулваҳоб, ассистенти кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷӣ, Зарипова Муниса, донишҷӯи курси 3-юми факултети филологияи хориҷӣ, Қосимов Қосимҷон, донишҷӯи курси 2-юми факултети филологияи хориҷӣ ва декани факултети филологияи хориҷӣ, дотсент, Чурақулов Б. дар суҳанронҳои хеш ба нақши омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар баланд бардоштани сатҳи илмию фарҳангии ҷавонон аҳамияти вижа бахшиданд.

ТАҚЛИЛ АЗ РӯЗИ РӯДАКӢ



Санаи 22-юми сентябр дар толори фарҳангии донишгоҳ ҷамъомади илмӣ - бадеӣ бахшида ба бузургдошти Рӯзи Рӯдакӣ зери унвони "Ғазал рӯдакивор некӯ бувад..." бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Нахуст ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо суҳанронӣ намуда, ҳозиринро бо ин ҷашни давлатӣ табрик гуфт.

Сипас, муовини раиси шаҳри Кӯлоб Орзу Ҳамидиён дар ҷамъомади суҳанронӣ намуда, ҷамаи донишҷӯёнро ба рӯзи Рӯдакӣ табрик кард.

Инчунин, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Ашӯрова Нодира зери унвони "Варо бузургӣ неъмат зи Оли Сомон буд", саромӯзгори кафедраи забони тоҷикӣ Бахтиниссо Алиева дар мавзӯи "Баъзе хусусиятҳои забони ашӯри Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ" дарёфтҳои илмии худро баён карданд.

Гурӯҳи донишҷӯёни факултети филологияи тоҷик ва журналистика порчаҳои аз эҷодиёти шоир ва сурудаҳоро дар васфи устод бозгӯ намуданд.

Дар ҷамъомади Шоирӣ халқии Тоҷикистон устод Ҳақназар Ғоиб, муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмиллалӣ номзади илмҳои филологӣ, Худойдодова Шарофат, ховаршинос Зафар Мирзоён ва ҳайати олимони собиқадори донишгоҳ ҳузур доштанд.

Дар поён хунармандони Хонаи маданияти донишгоҳ аз эҷодиёти устод Рӯдакӣ таронасароӣ карданд.

ОМӢЗИШИ ТАҚРИБА ДАР САТҲИ БОЛОӢ КАСБӢ

Рӯзи 27-уми сентябр дар доираи лоиҳаи "Тақмили барномаҳои таълимии ихтисоси биология (биотехнология) вобаста ба талаботи бозори меҳнат" аз Донишгоҳи Упсалаи Шветсия ба Донишгоҳи мушовири хориҷӣ, доктор PhD-и илмҳои биологӣ Қурбонӣ Абдулбосит Даҳанеҳ таърифи оварданд. Дар доираи сафарӣ корӣ тренинг дар мавзӯи "Истифодаи методҳои таҳлилии дар лабораторияи биотехнология" барои омӯзгорони кафедраи биология ва МТО ташкил карда мешавад. Дар раванди тренинг омӯзгорон аз таҷриботи муосири лабораторияи биотехнология истифода бурда, сатҳи касбияти худро баланд мебардоранд.



ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчаи имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2017 ба донишҷӯи соли 4-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг (таълими рӯзона) Баротова Дилноза додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчаи имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 4-уми факултети молиявию иқтисодӣ (таълими рӯзона) Раҳмонов Манучеҳр Сирочиддинович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчаи имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 3-юми факултети физика ва математика (таълими рӯзона) Соҳиби Ғолиб додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

АНДЕШАҶОИ ҲАКИМОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ АНДАР БОБИ ИСТИҚЛОЛ

Зеро масъалаи сулҳ дар ҳамаи даври замонҳо ва бахусус, дар шароити ниҳоят мураккаби ҷаҳони имрӯза аз ҷумлаи масоили ниҳоят муҳим буда, ҳифзи он шартӣ асосии пойдории ҳар як давлат ва дар маҷмӯъ, амнияти осудагии ҷомеаи башарӣ мебошад.

Сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ, хусусан, барои мардуми шарифи тоҷик мафҳуми бисёр азиз буда, сокинони кишвари мо ба қадру манзалати ин неъматӣ ҳаётбахш бештар меанд.

Дар чунин шароит ҳимояи сулҳу оромӣ ба масъалаи муҳимтарин, аввалиндараҷа ва ҳаётии сокинони сайёра табдил ёфта, аз ҷумла ҳар яки моро низ водор месозад, ки ба қадри суботи комили сиёсии Ватани азизи худ расем ва онро чун неъматӣ бебаҳои зиндагиамон ҳифз намоем.

Ва ҳамин ҳисси баланди масъулият дар назди таърихи миллати тоҷик ва тақдирӣ имрӯзу ояндаи халқи Тоҷикистон ҳар яки моро водор месозад, ки истиқлолу озодии давлатамон, яъне муқаддасарин ва бузургтарин неъматӣ зиндагиамонро бо тамоми ҳастӣ ҳифз кунем, ҳушёру зирак бошем, дар ғафлат намоем, заҳмат кашем ва қарзи фарзандии худро дар назди Ватани азизамон ба ҷой орем.

Ман бори дигар ба хурду бузурги мардуми далеру ғаюр, бонангу номус ва сарбаланду шарофатманди шаҳри бостонии Кӯлоб барои пуштибонии самимӣ аз сиёсати пешгирифтанӣ Роҳбари давлату Ҳукумати мамлакат ва матонату фидокориҳои онҳо дар лаҳзаҳои бисёр ҳассоси таърихи миллат миннатдорӣ изҳор менамоем ва эътимоди қавӣ дорам, ки онҳо минбаъд низ барои пешрафти сарзамини аҷдодиамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд.

Ҳар як шаҳрванди ҳудодоҳи кишвар бояд то чӣ андоза муҳим будани истиқлолу озодӣ, давлати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро амиқан дарк намояд ва барои таҳкими тақвият бахшидани низоми давлатдорӣ демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ, ки бо майлу иродаи халқи Тоҷикистон интиҳоб шудааст, саҳми ватандӯстонаи хешро гузорад.

Имрӯзҳо мардуми бонангу номус ва ватандӯсту ватанпарастӣ мо барои истиқболи сазовори ҷашни муқаддасу бузурги миллиамон - сисолагии истиқлоли давлатӣ тамоми қаламрави кишварро ба майдони бузурги заҳмати созанда ва фаъолияти бунёдгараи табдил додаанд.

Истиқлол барои мардуми шарафманди тоҷик имконият фароҳам овард, ки ихтиёри давлатдориро ба дасти худ гирифта, ба сӯйи зиндагии осуда, эъморӣ давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ роҳи васеъ кушоянд.

Соҳибистиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

Истиқлол дар таърихи халқи тоҷик таҳаввулоти куллӣ ба вуҷуд оварда, ба мардуми кишварамон роҳи нави тараққиётро боз намуд ва барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ дӯстӣ заминаи мусоид фароҳам овард.



Мо - тамоми аҳли ҷомеаи кишвар бояд сарҷамъона ва бо ҳисси баланди ватандӯстиву ватанпарварӣ барои таъмини зиндагии шоистаи ҳар як оилаи Тоҷикистони азизамон заҳмат кашем.

Мо бояд барои пешгирӣ кардани таҳдиду хатарҳои замони муосир, хусусан, паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва пайомадҳои ногувори онҳо ба саломатии аҳоли ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ, инчунин, ҷиҳати ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегии давлат саъю кӯшиш кунем.

Истиқлолу озодӣ, истиқрори сулҳу суботи сартосарӣ ва ваҳдати миллӣ роҳи моро ба сӯи амалӣ гардонидани дигаргуниҳои бунёдӣ ҷамъиятиву сиёсӣ боз намуд.

Истиқлоли миллӣ, ҳамчунин, ба ҳайси омили муттаҳидсозандаи халқи Тоҷикистон имкони таърихӣ пеш овард, ки мо дар кишварамон бо така ба арзишҳои аз ҷониби умум пазируфташуда таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандиро гузорем.

Истиқлолу озодӣ ва худшиносӣ таърихан дар вуҷуди ҳар як сокини шаҳри бостонии Кӯлоб ҷой гирифта, мардони далеру шуҷои ин сарзамин барои ҳифзи шарафу номус, марзу бум ва ҳар як ваҷабҳои муқаддаси Ватан қарамониву ҷонбозиҳо карда, ҳаргиз дар назди истилогарони аҷнабӣ ва бадхӯхону душманони миллат сар ҳам накардаанд.

Дар шароити муосир, ки таъсири ҳар гуна ҳаракату равияҳои радикалӣ вусъат гирифта истодааст, мардум, хусусан, наврасону ҷавонони шаҳру деҳоти Кӯлоб низ бояд зиракии сиёсиро аз даст надиханд, баҳри ҳифзу ҳимояи дастовардҳои замони истиқлолият талош варзанд, барои таҳкими давлатдорӣ миллӣ сайъ намоянд, ба омӯзиши забони давлатӣ ва забонҳои хориҷӣ, таъриху фарҳанги халқамон бештар тавачҷуҳ карда, анъанаҳои неки гузаштагонро пос доранд.

Бо итминон изҳор мекорам, ки мардуми шарифи Тоҷикистон ба хотири таҳкими пояҳои давлатдорӣ навини худ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ беш аз пеш саъю талош карда, ба сӯйи дастовардҳои бештар қадамҳои устувор мегузоранд ва нуфузу эътибори мамлакатро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам устувор мегардонанд.

МОҲИЯТИ ЗАМБУРУҒҶ



Низора АЗИЗОВА, ассистенти кафедраи биология

Замбуруғҳо ба таври гетеретрофӣ, яъне аз ҳисоби модаҳои органикӣ бофтаҳои растанию ҳайвонот, модаҳои ғайриузвӣ физо мегиранд. Вобаста ба физо замбуруғҳо сопрофит чун физои модаҳои органикӣ бофтаҳои мавҷудоро истифода мебаранд.

Замбуруғҳо аз рӯйи ҳаҷм, намуди зоҳирӣ, маҳали рӯиш ва амали физиологӣ тафовут доранд, андозаи замбуруғҳо то чанд метр мешаванд. Ҳуҷайраи бисёр замбуруғҳо бо пардаи саҳт пӯшонда шудааст, ки 90%-и онро полисахаридҳои нитрогендору бенитрогендор ва селюлоза ташкил медиҳад. Танаи аксари замбуруғҳо аз печҳои риштамонанд, ки митсепияро ба вучуд меоранд, иборат аст. Митсепияи замбуруғҳо оли ташаккул ва митсепияи номукамал суст инкишоф ёфтааст.

Замбуруғҳо тавасути ғизо физо мегиранд. Митсепии баҳри замбуруғҳои сапрофил дар муҳити мисли реша ғизои инкишоф меёбад. Дар сурати номусоид омадани шароити зист митсепии бисёр замбуруғҳо, узвҳои афзоиш нашъи маъсалаи скперосия ғизоморфо хлоралирдосфароро ташкил медиҳанд. Митсепии замбуруғҳо найчашақл буда, бараш 1-10 мкм ва дарозиаш 90-100 мкм аст. Митсепии хурд одатан борику нозук ва митсепии калон нисбатан ғафси рангин мешавад.

Аксари замбуруғҳо дар давраи нашъ

чанд намуд насл медиҳанд. Спорои замбуруғҳо гуногуншакл мешаванд. Дар замбуруғҳо хусусан афзоиши ғайричинсӣ бо супо-спирангспора конидия бештар дучор меояд.

Зооспорау спорангиоспораҳо дар дохили узви махсус зооспорангио спонгиҳо ба вучуд меояд. Конидияҳо дар нуғи торҳои махсуси митселия ҳосил мешавад. Ҳангоми афдомии чинсии замбуруғҳо ду ҳуҷайраи гуногун гометаҳо (модина-нарина) омехташуда дар натиҷа зигота пайдо мешавад. Афзоиши чинсии замбуруғҳо номуташақил дар натиҷаи омехта шудани гаметаҳои якхела, изогамия ё гуногун гетерегамия сурат мегирад. Узви чинси модинаи замбуруғҳо олиташақул архиқари ном дошта аз аскогон трихогин иборат аст тавасути артеридияи нарина бордор мешавад.

Супорои замбуруғ ба воситаи об одам ҳайвонот ва ғайра паҳн мешавад. Супорои баъзе замбуруғҳо зооспораҳо дар



об тавасути қамчинақ ҳаракат мекунад. Замбуруғҳо дар рафти ҳаёт бисёр вақт ба симбиёз гузашта, бо дигар организмиҳои наботию ҳайвонӣ ҳамзистӣ менамояд, ё ферментҳои махсус заҳр, антибиотик, витамин модаҳои рушд ва ғайра худро аз нест шудани эмин нигоҳ медорад. Дар ҷумҳури қариб 20 ҳазор намуди замбуруғ мавҷуд аст. Замбуруғҳо вобаста ба сохти митселия, роҳи афзоиш чинсию ғайричинси, таркиби химиявии ҳуҷайра -парда ва дигар аломатҳо ба замбуруғҳои дараҷаи паст ва олиҷудо мешавад.

ДАР ПИРӢ ЧӢ БОЯД КАРД?



Мария ДАВЛАТОВА, раёнишин

Дӯсти фейсбуки Исмоил Зарифӣ дар бораи пирӣ матлаби хондани гузоштаанд. Маро ҳам ин андеша пайдо шуд. Чист пирӣ? Замоне Хуриннисо Ализода онро бофтаи танбалон номида буд. Ман шахсан онро чӣ гуна мебинам? Мане, ки аз рӯйи таснифоти табии аз курсии ҷавонӣ барвақт бархостаам.

Пирӣ аз нигоҳи ҷисмонӣ барои бархе заъфи бадан, иди ҳосилои бемориҳо, тангии доираи иҷтимоӣ, дастнигарӣ/кӯтахдастӣ (чун худат дигар музд намеоварӣ ва нафақаҳо кирии хотиррасон қардан нестанд) ва амсоли инро пеши назар меоваранд. Аз ин рӯйхат дар рӯзгори ман ҳам чизҳо ҳастанд. Аз нигоҳи равонӣ бояд тарафҳои мусбати ин падидаро ҷуст, то ин давра фориаму гуворо бигзарад. Нахуст даъвои мо пирон доштани таҷриба ва ҳаққи онро ба ҷавонон таҳмил қардан аст. Вале ин танҳо вақте қоромад аст, ки мо ба ин ҳуқуқи иҷтимоӣ дошта бошем, яъне муаллим, падар, бобо бошем ва ҳатто дар ин маврид ҳам на ҳамеша хуш қабул мешавад, аз ин рӯ, он бояд бо меъёри муайян, аниқтараш тибқи дархост бошад. Баъзе вақт мо дигар будани меъёрҳои арзишии насли ҷавонро намешиносем, баъзан агар

яъне дар пайи тандурустӣ, ниғаҳ доштани фаёолияти рӯшани майна, кайфияти хуш ва ҳаловат бурдан аз зиндагӣ бошам Ниҳояти қор ҳамаи вазифаҳои иҷтимоиро хубу бад иҷро қардаам. Фарзандон калону мустақиланд, ба ҷомеа ҳам аз он чӣ гирифтаам, барзиёд барғардондаам. Пас ба худ ҳаққи истироҳату бепарво буданро бидиҳам, ба иборати дигар ҳамаро ба Худои ҳудашон бисупорам. Ана ин ҷо сар мешавад....аммо, лекин, вале.... азиятпа-



ҳамеша ё даврае сарқор будем, он мақомро ба ҳаёти баъдиидравӣ меҷуҷо-нем. Чаро чунин мешавад? Нерӯ ҳанӯз ҳаст ва майна роҳи сарфи онро меҷӯяд. Ва мо амал мекунем. Касе насиҳат мекунад, касе эрод мегирад, касе хотира менависад, касе масҷиду ибодатро ихтиёр мекунад ва ғайраву ҳоказо. Мушқил он вақт сар мезанад, ки шунавандгон моро нашунаванд, ба андешаи мо арҷ нагузоранд ва ҳаройина инро намоиш бидиҳанд...

Мавзӯи дигаре, ки ба пирӣ мепайванданд, мавзӯи марг аст. Ҳарчанд ин пайванд шартист, зеро марг қадвали рафту омади худро дорад ва ҳаводиси олам ҳар лаҳза онро хотиррасон мекунад.


Пас имрӯз ман шахсан чӣ гуна пириро бипазирам ва барои атрофиён дардисару дилбазан набошам? Гумон мекунам, пеш аз ҳама дигар аз пайи худам бошам,

зири дигар одат шудааст ва ман наметавонам ғама ҳешу табор, ҳаққу ҳамсоя ва ҳалқи ҷаҳонро нахӯрам, чунки ғама хӯрдан барномаи зеҳнист дигар.

Вале хабари хуш он аст, ки инсон ҳаллоқи хеш аст ва ҳатто дар лаҳзаи вопасини пеш аз марг имкон ва зарурати омӯختани тағйир ёфтани дорад.

Аз ин рӯ, меомӯзам, хушбахт буданро сарфи назар аз ҳама чиз, зеро шукри асил ин ҷост. Ҳаловат бурдан аз зиндагӣ, яъне мушаххасан хушбин буданро, дидани офтобро дар рӯзи сарду пурабри зимистон, дидани зебоиву ҷавониро дар чеҳраи пиразани садсола, дидани гулро дар байни хористон ва амсоли ин. Ин ба назарам беҳтарин меросу ҳадя хоҳад буд ба фарзандону пайвандон ва ҳамаи азизон. Дар ин сурат пазируфтани марг ҳам осону гуворо хоҳад буд ба гумонам, зеро ҳусни онро ҳам хоҳам дид...

ШОСУТУНИ КОҲИ ФАРҶАНГ ЗИ ИЛМУ АДАБ АСТ



Бахшида ба Рӯзи забон

Зиндагонӣ аҷаб асту
мо ҳама дар аҷабем,
Пайи рӯзӣ ҳама з-огоз
ба ҳар рӯзу шабем.
Рӯзу шаб бингарӣ
думболағири якдигар аст,
Зиндагӣ бо ҳама тазод(д)
чӣ ширу шақар аст.
Ранҷ нобурда, ба кас ганҷ
муяссар нашавад,
Чашми дил боз шуд
аз дидани сад некубад.
Дар ҷаҳон з-одамӣ
бас номи нақӯ менавад,
Халқ гӯяд, ки гуноҳи
мо замин ҷумбонад.
Пора -пора дафтари шеър
навиштам ёрон,
Об дода тухмаи меҳри вара аз дилу ҷон.
Ҷур ҳар байт қунам мисли
ду тори дутор,
То харидор биёбад он ба рӯзи бозор.

Миллати ман, ки бас озода буд
аз асли худ,

Ваҳдати хеш ба олам
чӣ хуш таҷриба намуд.

Сарбаландем чӣ кӯҳу ба роҳи рост равон,
Ҳусн бахшем ба ҳар костағиҳи замон.
Дили мо соф чу ойинаи оби тоза,
Шукр гӯем аз ин мулку зи оби хоса.
Фаҳри мо- Рӯдақиеву Мавлавӣ,
Оли Сомон,

Баҳри ободии фардои
Ватан гашта равон.

Тоҷикистон шуда
эҳё ва соҳибистиқлол аст,

Назари ҳақ бирасидаш,
ки бе қилу қол аст.

Бахти мо сабти заррин ёфта
дар Сарқонун,

Низ сарсабз кунемо
дили дашту ҳомун.

Баски дарёфт мақоми худ
забони тоҷик,

Худ буд ин гардиши айём,
ҳам як фоли нек.

Шосутуни Коҳи фарҳанг
зи илму адаб аст,

Ғазалу шеър, суруди дил
зи қонам ба лаб аст.

Сайдасрорӣ ҚАЛАНДАРЗОДА,
муаллими калони кафедраи МТФ ва
технологияи масолеҳ

НАШРИ КИТОБИ НАВ

Китоби "Ҳақиқат дар бораи Тӯфони Нӯҳ (а)", ки ба қалами Абдурауф Ҷафизов, устои Коллеҷи иқтисодӣ-техникии ғайридавлатии шаҳри Кӯлоб тааллуқ дорад, ба чоп расид.

Дар китоб инчунин сабабҳои дигари рух додани тӯфон аз нақлу ривоятҳои дар Инҷил ва Панҷкитобҳои Ҳазрати Мусо (а) оварда шудааст ин наздикшавӣ, омехташавӣ ва якҷоя шудани "Писарони Худо"-ро бо духтарони одамизод медонанд, ки дар натиҷа баҳодурон ба вучуд омада, дар байни мардум нобаробарии иҷтимоӣ, зулму истисмор, қанғҳо, паҳн гардидани сеҳру ҷоду ва аз байн рафтани ахлоқи одамон сабаб гардиданд.

Муаллифи китоб кӯшидааст бо истифода аз сарчашмаҳои таърихӣ алалхусус Қуръони Карим, Инҷил ва нақлу ривоятҳо хулоса барорад, ки тӯфони Нӯҳ

(а) Селобаи умумичаҳонӣ набуд.

Селобаи умумичаҳонӣ ин дар натиҷаи боронҳои пай дар пай (чил рӯз ва чил шаб) оби боронҳо бо оби чашмаю кӯлҳо ва дарёҳо (Евфрат ва Тигр) якҷоя гардида, боронҳои сели ҳаҷман калон ва аз ҷиҳати ҳудуд васеъ паҳн гардидаро ташкил медиҳанд.

Тӯфони Нӯҳ дар афсонаи динӣ обхезии калонест, ки гӯё дар замони Нӯҳи пайгамбар саросари дунёро ғарқ қарда буд ва аз он фақат Нӯҳ дар киштие бо хешовандонаш ва ҳайвонот эмин монда буд.

Дар китоб оид ба ҳаёти ҳазрати Нӯҳ (а), фикри шахсони таърихӣ дар бораи андозаи киштӣ, ҳайати он ва муъҷизаҳои он ҳазрат далелҳои фаровон оварда шудааст. Китоб хонданбоб буда, барои ихлосмандони калони Илоҳӣ роҳнамои хубе мебошад.

НОМА БА ХУДО



Дуруд, эй Худои меҳрубон! Ман як кӯдаки Афғонистонӣ ҳастам, ки ба Шумо бо чандин сабаб нома менигорам. Ман фикр дорам, ки ягона нерӯе, ки маро дарк мекунад ва мефаҳмад, ин танҳо Шумо ҳастед. Имрӯз ва солиёни зиёд ман дарду алам дорам, қалбам пора-пора шудааст ва аз чашмонам хун ҷорист, дар ҳоле ки бояд аз пайи амалии орзуҳои кӯдаконам мегаштам.

Худоё! Имрӯз либосам, бистарам, болиштам, бозичаҳоям ва тамоми он ашёҳое, ки ба ин ақли кӯдакиам онҳоро мешиносам ва дорам, бӯи хун мекунам. Ҳама ҷо пур аз хун аст... Мо дигар кӯдакиамонро гум кардаем ва дигар ин дунё барои мо ҳеҷ маъние надорад. Ҳатто димоғам ҳам бӯи хун мекунад...

Ба нақли падари раҳматиам наздики 40 сол аст, ки дар кишварам-Афғонистон ҷангу хунрезист. Ҳар рӯз ҳамватанонам мемиранд. Дигар марг бароямон арзишашро гум кардааст, мо дигар аз марг намеҳаросем. Азроил, фариштаи қабзи рӯҳ дигар дар ватани ман лона кардааст. Мо, ҳар рӯз як пайвандамонро аз даст медиҳем. Аз ҳар кунҷи диёрам садои ғияри меояд, ҳама мотам доранд... Ин чӣ рӯзи сиёҳест? Ин чӣ бадбахтист? Зи чашми модари Афғон наздики 40 сол аст, ки ашк ҷорист. Ин ашк хотима надорад?

**Худоё, миллати моро
зи лутфи ҳеш раҳмат кун,
Ҳанӯзам модари Афғон
зи чашмаш ашк меборад.**

Бозии кӯдакона бароямон як чизи ғайриоддӣ менамояд. Мо бо бозихи воқеӣ, ки ҳар рӯз болои сарамонро гулулаборон мекунам, сару кор дорем. Дар як рӯз бародарамро куштанд, хоҳарамро куштанд, падарамро сар буридаанд ва модарам ҷароҳат бардошта, маъҷуб шуд. Дар ин хонаи замоне пур аз кӯдаки ман мискин мондаам модари маъҷубам... Дигар зиндагӣ барои мо маъниаро гум кардааст.

Эй Худо! Модари Афғон дигар зода наметавонад, наслаш дигар бузург наметавонад, моро нест карда истодаанд. Аскаронамон ҳар рӯз шаҳид шуда истодаанд. Ман бисёр ғаму алам дорам... Дигар ин дили кӯчак тавони бардошти ин ғаму ғуссаро надорад. Мо кӯдак таваллуд мешаедем ва кӯдак мемирем.

Эй Худо, шаб маро хоб намебарад. Садои тире тӯфанг намегузорад, ки мо хоб равам. Қадамҷойи мо пур аз хуни шаҳидони мост, дилам намешавад, ки дар ин хоки муқаддас роҳ бигардам. Ақли солим аз мо дур бирафта ва ҷошро ҷаҳолату бадбахтири гирифта... Қатлу куштор саҳифаҳои таърихи моро пур карда истодаанд. Таърихи мо як таърихи нафратовар хоҷад буд. Таърихнависон китобхояшонро бо ғияри оғоз мекунам ва бо ғияри ба анҷом мерасонанд. Ин чӣ даҳшат аст?

Ҳама абарқудратҳо ба хоки мо ҳуҷум мекунам ва моро мекушанду мевазанд. Гуё миллати ман танҳо барои куштан бошад, гуё миллати ман ба бузургшавӣ ҳақ надорад. Чаро ин бешарафон ин қадар ба хуни мо ташнаанд? Чаро инҳо аз хун сер намешаванд?

Соли 2014 ҳудуди 10 ҳазору 548 ғай-

ринизомӣ дар кишварам кушта ва захмӣ шудаанд, ки болотарин рақами кушташудагон нисбат ба соли 2009 буд. Дар соли 2014 кӯдакон 40 дарсад ва занон 21 дарсад нисбат ба соли 2013 кушта шуданд. Зери ин рақамҳо инсонҳо меистанд.

Дар нуҳ моҳи соли 2007 хушунату даргирӣ дар Афғонистон наздик ба 30 дарсад Афғонҳо ёфта буд. Шумораи кушташудагон дар ошӯбу тарқишҳои Афғонистон дар нуҳ моҳи аввали соли 2007 аз 5000 нафар гузашта буд. Акнун дар кишварам ҳар моҳ ба ҳисоби миёна 550 ҳодисаи хунин ба амал меояд.

Худоё, дигар дар кишварам қаҳрамон намондааст. Шери Панҷшер, азили дил Амадшоҳи Масъудро ноҷавонмардона куштанд. Ҳеҷ тарин шахс буд, қаҳрамон буд ва намунаи беҳтарин як инсон буд. Садҳо қаҳрамони дигар кушта шуд. Генералҳои ватандӯсти мо аз байн рафта истодаанд. Дигар ин миллат тавони зодани қаҳрамонҳоро надорад. Наздики 40 сол аст, ки моро мекушанд ва мо азодор ҳастем. Чашми ман ба ғайр аз ашк хунбор дигар ҷизеро надидааст.

Эй Худои бузург, ман як қиссаи қаҳрамонанам Масъуди сипаҳсолорро аз забони худаш бароятон нақл мекунам. Ҳеҷта буд: "Ман ҳеҷ гоҳ ғияри накардам, чун ғияри мекардам, Афғонистонро аз даст медодам. Вале як бор натавонистам ашкоро нигоҳ дорам. Замоне буд, ки тахти фишори саҳти душман қарор доштем ва бидуни ғизо ва либоси гарм ба сар мебудем. Рӯзе берун аз қароргоҳ рафтам ва занеро دیدам, ки кӯдакоро дар бағал дошт. Кӯдак аз бағали модараш поён омад ва рафт тарафи буттае. Алафашро барқанд ва решаҳои пур аз хокашро хӯрдан гирифт. Тарсидам, ки модар ба тарафи ман фарёд мезанад ва мегӯяд: "Ай хок бар сарат Масъуд, бо ин чангҷоя." Вале модар ба кӯдакш гуфт: "Бихӯр писаро, боқе надорад. Хок меҳӯрем, аммо хок намедиҳем." Бидуни ихтиёр ашк аз чашмонам ҷорӣ шуд. Саҳт гиристам..."

Мо ин гуна қаҳрамонҳои доштем, онҳоро аз мо рабуданд.

Эй Худо, ин ҷаллодони хунхорро аз ватанам дур гардон! Қисмати зиёди ҳамватанонам ба гумроҳӣ рафтаанд. Фархундари дидед, ки чӣ гуна куштанд. Худофот дар ин замин лона кардааст ва ҷавонҳои ба гумроҳӣ мекӯшанд. Сангборони ҳамватанонамро ҳар рӯз аз тарафи толибон медонед. Духтарон аз рӯзи таваллуд ҳамчун занони зиндониданд. Зан дар ин ҷо ҳамчун мол фурӯхтаву харида мешавад. Баъзе бобоҳои сағсирати мо духтарони 6-соларо ба занӣ гирифта истодаанд. Ин даҳшат аст, медонед? Замони ҷоҳилият гӯё дар мо нав оғоз шуда. Занони меҳрубони миллати ман қариб, ки ҳуқуқ надоранд. Ҳар сол садҳо ва шояд аз ин зиёдтар духтарони Афғон худро мекушанд, зеро ин ватан бадтар аз қиёмат шудааст. Гуё растохез барпо гардида.

Агар ҷавони Афғоне, ки боре ба кишвари амнтаре сафар кунад, дигар ба ин ҷо намеояд. Оилаҳои каме тавонманди мо аз ин кишвар рафта истодаанд. Имрӯз миллати Афғон парешон гаштааст.

Президентҳои Афғон ҳам дар чанд соли ахир дурӯяҳо шудаанд. Қарорҳое мекӯшанд, ки зиддимилли мебошанд ва барои парешон кардани мо боис мегарданд.

Эй Худо, дар ин хонаи вайрона мани кӯдак мондааму модари маъҷубам. Қувваи корӣ дар оилаи мо нест. Ҳар касе, ки ба мо хайр кунад, ҳамонро меҳӯрем. Ёд надорам, ки кай хандам, табасум мударам мадидест, ки моро падруд гуфта.

Ман ҳарфҳоро намешиносам. Рӯзи аввалини қадам монданам ба дабистон рӯзи бомбардони мактабамон буд. Кӯдакҳои зиёд мурданд, муаллимҳоямон ҳам шаҳид шуданд. Ман ва чанд кӯдаки дигар бо бардоштани ҷароҳатҳои зинда мондем. Китобе, ки барои омӯзиши ҳарфҳои падарам гирифта буд, суخت ва хокистар гардид. Ман он китобро хондан меҳостам, аммо афсӯс... Деҳаи ман аз рӯи нақли падари раҳматиам ба қаҳаннам монанд аст.

Ҳар ғаҳе, ки хобам барад, танҳо як хоб мебинам. Дар хобам мебинам, ки дар сарзамине ҳастам, ки ҳама ҷо гулгулшукфон ҳаст ва ман бо ҳамсолони раҳматиам бозии футбол дорем ва хеле хурсанд ҳастем. Мо сулҳро дигар дар хоб мебинем. Рӯзҳои мо пур аз орзуҳои амалинашаванда ҳаст. Бӯи умедро дар ин ҷо намебинам. Мо танҳо маргро интизорему халос. Дар деҳаи ман гул намерӯяд, зеро гул дар замине мерӯяд, ки дар он ҷо сулҳу ошӣ ҳувайдост. Замини мо аз як чиз сурх аст: танҳо аз хуни ҳаммиллатонам.

Эй Худо, аз ғияри зиёд дигар дар чашмам ашк намондааст. Хун меғиярам, қалбам хун аст, чашмонам суп-сурх шудаанд. Падарам мегуфт, ки ҳоло ту калон мешавӣ, ба донишгоҳ дохил мешавӣ ва барои ватани худ хизмат мекуни. Мани меҷора ба ғайри падарам бовар мекардам ва замоне ки ақл пайдо кардам, дарк намудам, ки кӯдакон дар ин ҷо калон намешаванд. Падари меҷораам бо ваъдаҳои пучи худ маро фиреб медод. Ӯ бо бародару хоҳарам рафт ва ману модарамро танҳо гузошт. Дар чашмони модарам ғами садсоларо мебинам. Хандаҳое, ки ба хотири ман мекунад, сохта ҳастанд, дар зери он чашмҳои хун мебинам. Дигар ба Афғонҳои модарам ҳам бовар намекунам. Афғонҳои мо ҳам даҳшатовар ҳастанд.

Эй Худо, мо орзу надорем. Мегӯянд, ки орзу зиндагиро ширин намунадааст, аммо мо орзу надорем. Орзуҳои мо пеш аз амалӣ шуданашон мемиранд. Як орзу дорем, ки намиранда аст ва ин орзуи марг аст. Хонаҳои мо вайрон шудаанд ва дар фасли зимистон аз бони хонаамон об мечакад ва болинамро намнок мекунад. Ман хеле хунук меҳӯрам... Зебогии фаслҳои сол дар мо дида намешаванд. Дар деҳаи вайронаи ман дар фасли баҳор ба ҷуз аҳён-аҳён сабзаҳо дигар ҷизе намерӯяд.

Худоё, ин инсонии офаридаат ин қадар бераҳм будааст. Ин ҷаллодон хун меҳӯранд, хун. Наход инсон ин қадар бераҳму бешафқат шавад?

Ману модарам як орзуи амалинашавандаи дигар дорем. Орзу дорем, ки бол пайдо кунем ва ба як сарзамини тинҷу ором парвоз карда, идомаи умри худро дар он ҷо гузаронем. Аммо инсон, ки бол дошта наметавонад.

Ман мурдан намехоҳам, зистан мехоҳам. Мехоҳам, ки ба мактаб биравам ва хату савод гирам, бузург шавам, донишманд бигардам ва ҳамватанонамро бифаҳмонам, ки яз як ғиребон сар бароварда, ин мулки хуношомро аз вартаи нобудшавӣ бираҳонанд. Ба андешаи ман беақлтарин инсон шояд ҳамон бошад, ки дар ватанаш сулҳу оромӣ таниниандоз ҳасту аз он ношукӯрӣ мекунад.

Эй Худо, ман пеши Ту

аз ин ваҳшиҳои одамсурат шикоят мебарам.

Модарам танҳо як насиҳат дорад ва мегӯяд, ки ба умеди Худо шав! Ман танҳо ба Ту паноҳ мебарам. Модарам беҳтар аст ва ҷойи ҷароҳатбардоштааш шабҳо дард мекунад, аммо дар ин ҷо доруву дармон нест. Модарам шабҳо фикр мекунад, ки маро хоб бурдааст ва нолиширо оғоз мекунад, аммо ман беҳтар ҳастам ва баробари шунидани садои модарам қалбам хун мегардад ва беовоз барояш ғияри мекунам. Мо як рӯзгори ваҳшатзо дорем. Хеле дардовар аст, вақте ки пул надорӣ, то модаратро таобат бикунӣ.

Худоё, Ту доно ҳастӣ ва аз ҳама чиз оғоҳ мебошӣ ва ин қисмате, ки имрӯз ба сари миллати Афғон омадааст, бояд ҳикмате дошта бошад. Мани кӯдаки беақл ба Ту шикоят дорам.

Рӯзе падарам қиссае нақл карда буд, ки: "Ривояте ҳаст, ки рӯзе ҳазрати Мӯсо (а) аз лаби обе мегузашт ва чашмаш ба шахсе Афғод, ки об менӯшид ва ҳангоми рафтан ҳамини худро дар ҳамон мавзеве фаромӯш кард. Марди дигаре омад ва хост об нӯшад, ҳамини пулро дид ва ғирфту рафт. Боз марди дигаре омад, об нӯшид, дар ҳамин асно соҳиби ҳамин баргашт ва ғиребони ин мардро гирифт, ки ҳамини маро ту гирифтаӣ ва мард ғарҷанд савганд меҳӯрд бовар намекард. Соҳиби ҳамин шамшер кашида, сари ин мардро аз тан ҷудо карду ба роҳи худ рафт ва дуд аз димоғи ҳазрати Мӯсо (а) аз ин беадолатӣ баромада, ба он Зоти пок арз намуд, ки ин чӣ беадолатист, ки ҳаминро



дигар кас гирифтуду дигар кас барои амали вай ҷон бохт ва Ту монӣ ин беадолатӣ нагаштӣ. Садо омад, ки: "Ё Мӯсо, ту ором бош аз он чӣ мо боҳабарем ту беҳабарӣ. Падари марди ҳаминдор ҳамон миқдор пул аз падари марди ҳамингирифтагӣ рабуда буд ва мо ҳаққи падари ӯро ба ӯ баргардонидем ва падари шахси ҷонбохта падари марди қотилро кушта буд ва мо бо дастии писари ӯ хунбаҳои падари ӯро расонидем. Акнун биғӯ кӯчи ин беадолатист?"

Аз ин ривояти нақлкардаи падарам ҷунин фаҳмидам, ки адолат танҳо дар дастии Туст! Мегӯянд, ки дуои кӯдак ба даргоҳат қабул мегардад ва ман имрӯз даст ба дуо бардошта, дуо мекунам, ки сарзаминамро аз ҷангу куштору хунрезӣ наҷот бидеҳ, кӯдаконамро бузург бигардон, падарону бародарону хоҳаронамро аз мо ҷудо накун, қаҳрамонҳои Афғонро ҳифз бинмо ва сулҳу ошоштагиро дар ватанам пойдор бигардон!

Эй Худо, моро кӯмак бикун!

**Таҳияи Ҷаҳонғир РУСТАМШО,
сармуҳаррири рӯзномаи
"Анвори Ҷониш"**

PS: Ҳар сухане, ки аз ҷониби қаҳрамони нигошта - кӯдаки Афғон оварда шудааст, таҳаюлӣ буда, мансуб ба эҷоди муаллиф аст. Рақамҳо вобаста ба қатлу куштор ва гуфтори Аҳмадшоҳи Масъуду ривояти динӣ воқеъ ҳастанд.

ДОНИШЧЌ

БО РАФТИ ЗАМОНА Ё АКСУЛМАСАЛ

Мадасани АЗИЗМАД, донишҷӯи соли 3-юми факултети химия, биология ва география

1. "Пойҳоятро ба андозаи кӯрпаат дароз кун", то ба девори ҷамсоя хисорот нарасонӣ.
2. Агар мақоли "аз пашша фил насоз"-ро ҳамчун гуфтори "аз пашша фил бисоз" истифода мекарданд, мо кайҳо аз ин мавҷудоти дилгиркунанда халос шуда будем.
3. "Дарро задам, девор кафид" гуфта, девор нею, тавораро дар назар доранд.
4. "Аз ҳаё мағзар, ки дар номӯсоғи эътибор", Зан мардонро лағом асту ҳақдорро хатар аст.
5. Майит мақоли "ғур сӯзаду дег ҷӯшад"-ро шунида иштиҳоаш кушода шуд.
6. "Аз мурча мадад", аз пашша фирор.
7. "Авалл бубин ҷойи худ", баъдтар фикри қазои ҳоҷатро кун.
8. "Об дар кӯзаю мо ташнаабон мегардем", Май дар шишаю мо, доим пиён мегардем.
9. "Қасе пишакшо рошт нагуфтааст", зеро ба ҷойи пишак, ӯ сағ дорад.
10. "Авалл гиребони худатонро бӯй кунед", ба бӯй кардани гиребони ман кӯшиш ҳам накунад.
11. "Биҳишт зери кудуми модарон аст", аҷаб, дар қафи дастонашон чӣ бошад?
12. Агар, падар қиблагӯш бошад, пас чаро тарафаш ибодат намекунам?
13. "Математика шоҳи фанҳо", физика ва химия бошанд, вазири тарафи ҷапуро нахон.
14. "Табба кардам, ки дигар май нахӯрам", зеро аз ин пас, спирт менӯшам.
15. Дар гаронборӣ ақлу фаросат дар як паллаи тарозу қарор доранду шаҳват худаш танҳо, дар паллаи дигар.
16. "Модар фаришта буд", бале бобоёнамон пештар ба духтарҷояшон номи Фаритаро зиёд маъқул медонистанд.
17. Хунбаҳои дасти ростамро аз дасти чапам гирифтани шуда, қариб буд, аз ҳарду маҳрум монам.
18. "Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар" нею, ҷабри падарандар зӣ ҷабри устод беш аст, бехтар аст.
19. "Чашм дарёст", эҳтиёт кунед, то дар он фарқ нашавад!
20. Кордҳои сухангӯ танҳо дар давраи Халимуллоҳ воқеъданд.
21. РЕП санъат аст, санъати гумроҳон.
22. Аз фикронии ҷавонони ҳозира: Шон МС аз Одина Ҳошим бехтар суруд мехонад.
23. Кампирҳо аз он хурсанданд, ки давондухтарон ҳануз пир нашуда, худро мӯйсифед (мӯи сиёҳи худро сафед кардан) нишон медиҳанд.
24. Одамон, бадани худро урентар мекунам, магар ба Одаму Ҳаво тақдир карданидан?
25. Шайтонро бо санг задан мумкин? Агар не, пас чаро ҳоҷиён мезананд?
26. Тортанаку Шайтон ҳар ду як мақсад доранд - ба даст овардани туъма.
27. Аз нигоҳи ҷавонони ҳозира "Биед, эй рафиқон дарс хонем" нею "Биед, эй рафиқон реп хонем" дурусттар аст.
28. Ихтисорани Бонки давлатии Амонатбанк (БДА)-ро бо Бозрасии давлатии автомобилӣ (БДА) иштибоҳ гирифта, шартномаи донишгоҳро ба мақомоти милитсия супоридам.
29. Забони модарӣ?! Дигар узвҳо падарӣ бошанд, магар, мегуфт навалими анатоме.
30. Ягона орзуи занҳо хушдоман шудан аст.
31. Мақоли "хирс мулло мешавад аз зарби ҷӯб" ба домуллон масҷидоман писанд наафт.
32. Мақоли "корам аз мӯи сарам зиёд" ба қалҳо таалуқ надорад.
33. Зани нозӣ ба тарбузи сари бозор ҳам ҳасад мебарад.
34. "Бо қанд гуфтан даҳон ширин намешавад" гуён, ба таърифи меваҳо гузашт.
35. Хуҷраи танги шоир ба тангӣ қофия баробар шуда наметавонад.
36. Қиссаи "Дарди ишқ"-и нависанда Кароматуллоҳи Мирзоро хонда, қас аз дарди дандон фаромӯш мекунам.
37. Аломати хитобро бисёр танҳид карданд, оқибат сарашро ҳам карду ба аломати савол табдил ёфт.
38. Шоир фарбеҳе ҳангоми аз тангӣ қофия гузаштан хароб гашт.
39. Бадгумоне иборати "забон муҳимтарин воситаи алоқаи..."-ро шунида, гумонаш зиёдтар гашт.
40. Харҳо аз он меболанд, ки ҳар чиз зеборо ба онҳо ташбеҳ мекунам.
41. Аз тарси хушдоманам, ба духтараш фақат Шумо гуфта мурознат мекунам.
42. Азбаски Гитлер гапҳои махфияро дар ҳалоҷо менавишт, мактубҳои ӯро аз бӯйшан шинохтан мумкин буд.
43. Диндорон ақидаи аз ҳук пайдо шудани муш ва аз палаң пайдо шудани гурбаро тарафдоранду аз маймун пайдо шудани одамро не.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчаи имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 4-уми факултети филологияи хорӣ (таълими рӯзона) Ҳисайнова Нозанин Бобонова додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

XXXX

Дафтарчаи имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 5-уми факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ (таълими фосилавӣ) Раҳмонов Далер Ҳамидович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

КИТОБ ГАНЧИ БЕБАҲОСТ!

Анварбӣ ШЕРАЛИЕВА,
донишҷӯи соли 4-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг



Хуштар эн китоб

дар ҳақон ёре нест,
Дар гамқадаи замона гамқоре нест.
Ҷар лаҳза ба ӯ эн гӯшан танҳо,
Сад роҳате ҳасту

ҳаргиз озоре нест

Китоб падидаест, ки инсон тавассути мутолиаи он аз тамоми ғаму андӯх, муҳтоҷӣ, бесаодӣ, бадахлоқӣ озод мегардад. Маҳз тавассути китоб аст, ки инсон ба тамоми мартабаҳои баланд ноил мегардад. Дар ҳаёти тамоми бузургони олам мутолиаи китоб нақши бузург доштааст. Тамоми шоирон, нависандагон, олимони аз рӯи мақоли бузург - "Зи гаҳвор то гур дониш биҷӯӣ" амал қарда бошанд.

Шаксе, ки китобро сармаҷқи кори худ мешуморад, ӯ аз ҷумлаи одамонест, ки пешравии комёбии ҳаётро мехоҳад. Шаксе, ки фарҳангдӯст ба воя мерасад, намунаи ибрати дигарон шуда метавонад. Пас, бисёр бояд кӯшиш кард, то китобҳои бузургро нодир дарёфт кард, маърифат омӯхт, амал қард, бедор зист. Китоб ҳам дарду ва ҳам дармони ҳама дардҳои маънавии инсон аст.

ШУКРИ ИСТИҚЛОЛИ МИЛЛАТ МЕКУНАМ!

Нозанин ЮСУПОВА, донишҷӯи соли 2-юми факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ

Ба бахти мо имсол мардуми сарбаланди Тоҷикистони соҳибистиқлолу дорони тамаддуни бузург бо сарвари Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни бузурги миллат-30-юмин солгарди Истиқлоли давлатиро ҷашн мегирем. Дар ин давра ҳалқи тоҷик гомҳои устувори худро ба ояндаи дурахшон дар миёни кишварҳои тараққикарандаи дунё бо сарбаландию шарафмандӣ ва бо ифтихори баланди ватандорӣ гузашта истодааст.

Замоне, ки фарзанди фарзонаи миллат ва номбардори ҳалқи Эмомалӣ Раҳмон ба сари қудрат омад, кишвари нав ба истиқлоли сизаи Тоҷикистон рӯзҳои сахт ва вазинро аз сар мегузaronид. Ҷангу низоъҳои хунини миёни тоҷикон боиси хисороти зиёди моливу ҷонӣ гардида, ба якпорчагии мамлакат ва ҳастии миллати тоҷик хатар эҷод мекард.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тадбирҳои хирадмандона ва матонатгу ҳасорати фавқулодаи кишварро аз вартаи ҳалокат берун овард, мардуми парешонро сарзамъ намуд ва садҳо ҳазор гурезаҳоро ба Ватан баргардонид. Бо иродати Сардори давлат дар як муддати кӯтоҳ хароҷоти ба ободӣ табдил ёфта, иншоотҳои азим ба вуҷуд омаданд, барои ҳам пайвастании тамоми гӯшаи канори мамлакат шохроҳи ваҳдат ба барои мустақиман баромадан ба уқёнус ва робитаи ёфтн ба кишварҳои дуру наздики хорӣ ҳақи бузурги мошингард сохта шуданд.

Тоҷикон аз қадимулайём миллати овозпарасту овоздиҳанда буд, ҳаст ва ҳоҳад монд. Солҳои тӯлонӣ дар дил орзуи озоди мепарвариданд. Бо амри тақдир ва бар асари таҳаввулотҳои фарогирӣ сиёсату иқтисодиёти ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта ҳалқи тоҷик баъди ҳазор сол аз нав ба эҳё ва эъморӣ давлати миллии худ ноил гардид.

Истиқлолият дар таърихи ҳазорсолаи ҳалқи тоҷик ин воқеаи хеле бузург буд. Вале Тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои истиқлолияти худ дар раванди барқарорсозӣ ва ташаккули пойгоҳи давлати давлатдорини нав, таъмини амнияти оромии ҷомеа, суботи сиёсату иқтисоди кишвар мардум бо мушкилоту монеаҳои сангин рӯ ба рӯ гардид. Ҳалқи тоҷик аз ҷумлаи он миллатҳоест, ки марзӯ буми худро хеле дӯст медорад ва барои барқарор кардани якпорчагии ин Ватан садҳо фарзандонаш барои ҳастии он ҷонфосӣ қарданд.

Дастоварди бузуртгарини мардуми тоҷик дар тӯли 30 соли истиқлолият ин барқарор намудани сулҳу суботи комил ва ваҳдати пойдори миллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодӣ, иқтисодиёти таҷкиму худшисиво худогоҳӣ, болоравии ҳисси ватандӯсти ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон аст, ки маҳз ба шарофати хиради азамии мардуми соҳибмаърифату фарҳангдӯсти тоҷик муяссар гардид.

Аз ин лиҳоз, орзу мекунам, ки 30 соли истиқлолият чун 30 зинаи қамолоти миллату давлат дар дили ҳар як фарзанди бонангу номуи Тоҷикистон оташи меҳр, ҳамдиливу ҳамфикриро фурузон нигоҳ дорад ва донаҳои умеду эътимодно ба фардон неки Ватан ба нумӯш оварад. Бигзор Ваҳдати миллӣ, сулҳу субот поянда, ормонҳои волеи истиқлолият ва ҳадафҳои наҷиби созадгӣ роҳномаи ояндаи неки пиру ҷавони мамлакат гардад! Бигзор, истиқлолияти давлати тоҷикон, ки атои худованди ва пайки ҷовидонист, то адаб устувору поянда бошад!

ТАЪСИРИ МАНФИИ ТЕЛЕ- ФОНҲОИ МОБИЛӢ БА КӢДАКОН

Санаббар РОЗИҚОВА,
донишҷӯи соли 4-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг



Дар замони имрӯза истифодаи техникаи технология, махсусан телефонҳои мобилӣ ба дараҷаи воле расидааст. Инсонҳо чаро ба тарафи мусбасти истифодаи телефонҳои мобилӣ нею ба тарафи манфиаш менигаранд. Махсусан, дар шаронти имрӯза падару модарон беҳадмиятӣ зоҳир менамоянд нисбат ба истифодаи телефонҳои мобилӣ аз ҷониби кӯдакон. Бо вуҷуди он ки донишмандон исбот

намудаанд, ки агар кӯдакон аз синни 7 то 12-солаги ба истифодаи телефонҳои мобилӣ шурӯъ намоюд ва аз 21-солаги дар онҳо нишонаи аввалини варамии мағзи сар мушоҳида мегардад. Дар баробари ин, қобилияти шунавони чунин кӯдакон коҳиш меёбад. Табибон мегӯянд, ки дар истифодаи телефонҳои мобилӣ муҳлати безарар нест ва як сония ҳам зарар дорад. Онҳо таъкид мекунамд, ки муҳлати умумии гуфтугӯи телефон набояд аз 15 дақиқа зиёд бошад. Бо вуҷуди ин ҳама таъкидҳо рӯз то рӯз сафи чунин падару модароне, ки нисбат ба кӯдаконашон беपर्вой зоҳир мекунамд, зиёд мешаванд. Онҳо худашон барои дастрасии кӯдаконашон ба телефонҳои мобилӣ шароит муҳайё мекунанд, аммо аз оқибат ва таъсири манфии он бо кӯдакон андеша намекунанд. Ин ҳолат на танҳо бо кӯдакон, балки барои тавлидҳои наслҳои солими минбаъда низ таъсири манфӣ мерасонад. Пас, калонсолон, махсусан, падару модаронро зарур аст, ки нисбат ба фарзандон беपर्вой набоянд, кӯдакони ба хондани китоб ва ҷалби меҳнати фойдаовар водор намоюд, зеро ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим вобаста аст.

Донишҷӯён бошанд, сад фоидаи вақтро дар донишгоҳ тавассути истифодаи бомақсади телефон мегузaronанд, ки ин чил фоидаи ташкил медиҳад, пас, ин роҳ моро ба кӯҷо мебарад, худ қазоват кунед.

CULTURE LANGUAGE

Abubakr Khudoidodov the 2nd
year student of foreign philology English and German department



People also ask:

Why is language important to culture?

Language is intrinsic to the expression of culture. As a means of communicating values, beliefs and customs, it has an important social function and fosters feelings of group identity and solidarity. It is the means by which culture and its traditions and shared values may be conveyed and preserved.

Language and culture are intertwined. A particular language usually points out a specific group of people. When you interact with another language, it means that you are also interacting with the culture that speaks the language.

3 things to avoid always:

1. Speaking about your money in front of a poor person.
2. Speaking about your power in front of a weak person.
3. Speaking about your happiness in front of sad/broken person.

ҶАВОНОН – НЕРУИ БУЗУРГУ БУНЁДГАРУ СОЗАНДА

Зебо ШЕРАҲМАДЗОДА,
хонандаи синфи 11-и МТМУ №50-и шаҳри Қўлоб



Пешвои миллат чунин иброд доштаанд: "Ҷавонон ояндаи миллатанд". Вақте ки бузургони миллат бо мо ҷавонон чунин эътибор доранд, пас моро меболад, то масъулиятро ки бар души мо гузошта шудааст содиқона анҷом бидиҳем.

Ҷар яки мо хуб медонем, ки ояндаи ҳар ҳалқи миллат ба ҷавонон неруе ҳастанд, ки метавонанд фардон моро дурахшон бисозанд. Ин воқеаи ро пай бурда Пешвои миллатомон чунин масъулияти бузургро бар души мо вогузор намуудааст.

Дар ҳақони муосир рӯ овардан ба масъалаи ҷавонон ва истифода аз имкониятҳои зехнии ҷисмонии онҳо яке аз омилҳои ноил шудан ба инкишоф устувори давлат ва ҷомеаи мебошад. Имрӯз ҷавонони мо ҳамчун неруи бузурги бунёдгару созандаи мамлакат эътироф шудаанд. Роҳбари давлат ба ин неруи бузург эътимоди зиёд дошта, пайваस्ता таъкид менамояд, ки рушду нумӯш пешрафту шуқуфони минбаъдаи кишвар, пеш аз ҳама, ба меҳнат, дониш, ҳисси худшисиво миллӣ, ватандӯсти ва нангу номуси ватандорӣ вобаста аст. Мо ҷавонон бояд хуб дарк намоем, ки оянда тақдири ватанамон Тоҷикистони соҳибистиқлол дар дасти мост ва ҳифзу обод қардан ва ба наслҳои оянда бегазан мерос гузоштани сарзамини аҷдоди ба Ватани азизи хеш масъулияти бузург дорем ва мо ҷавонон вазифадорем, ки ҳамеша ба хотири таҷкиму ваҳдату миллӣ, пойдориву устувори давлати соҳибхитири худ густариши худшисиво худогоҳи ва ватандӯсти ватанпарастӣ кушишу талош намоем.

Мақсади асосии қамина аз он иборат аст, ки мо ҷавонон дастаҷамъона ба ҳалқи ватани хеш хизмати арзаанда намоем ва баҳри ободии кишвари худ пайваस्ता талош намоем.

БИҲИШТИ РӢИ ЗАМИН МОДАР АСТ!

Зебо АБДУЛЛОЕВ, донишҷӯи соли 2-юми факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг

Оре, дар ҳақиқат биҳишт рӯи замин модар аст. Як ҳикояест, ки устод ба синф даромада, ба шоғирдонаш мефармояд: Ба ман як қафи хок аз биҳишт биёред. Шоғирдонаш ҳама дар ҳайрат меафтанд ва мегӯянд, ки биҳишт дар он дунёст ва мо чӣ тавр аз он ҷо як қафи хок биёрем? Фардо устод ба синф омада, боз ба шоғирдонаш мегӯяд, ки ба ман як қафи хок аз биҳишт биёред. Як шоғирди хушӯро зиракаш рафта, дар болои мизи устодаш як қафи хокро мегузорад, устод мегӯяд: Ин хоқро аз биҳишт овардӣ? Шоғирдаш мегӯяд: Устод, ман ин хоқро аз зери пой модарам овардам, чунки мегӯянд биҳишт зери пой модарон аст.

Модаронро дӯст медоранд ҳама пиру ҷавон, Чунки аз модар фақат фарзанд менамояд нишон.

5 ОДАТЕ, КИ УМРИ ИН- СОНРО КУТОҶ МЕКУНАД

Яке аз одатҳои бади одами замонавӣ ин хоб кардан дар назди телефон аст, ки инсонро беҳобу беҳол мекунад.

Пизишки амрикоӣ Кэти Белфи панҷ одати бади ҳаррӯзаи инсонро ном бурд, ки ба саломатӣ ва давомнокии умри инсон таъсири манфӣ дорад, менависад.

ИНТЕРНЕТ

Дастрасии ҳамешагӣ ба ҷустуҷӯи онлайни инсонро қариб пурра аз фикр кардан боздошт, қайд мекунад Белфи. Муайян шуда, ки чунин одат инсонро танбал мекунад ва фикрронии аналитикиро дар ӯ хоҷиш медиҳад.

Ба гуфти коршинос, ин қобилияти кунҷковии табиӣ инсонро сушт мекунад ва пеши роҳи раванди фикрронии мустақилонро мегирад. Ин сабаби он мешавад,

САБЗАВОТ

Истеъмоли мева ва сабзавот ҳар рӯз ба микдори муайян бисёр зарур аст. Онҳо аз витамин ва минералҳо бой ҳастанд. Истеъмоли ками мева ва сабзавот метавонад ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонад.

ТАМОШОИ ТЕЛЕВИЗИОН

Равношиносон мегӯянд, аксари мардум аз бекорӣ ба тамошои ахбороти бад мепардозанд ва ба таъсири манфии он нигоҳ



ки инсон дигар қобилияти мустақило ва ва сари вақт қабул кардани қарорро аз даст медиҳад.

САРИ ВАҚТ ИСТЕЪМОЛ НАКАРДАНИ ФИЗО

Пизишки ғизошинос Кейт-Томас Айуб маслиҳат медиҳад, ки бояд наҳорӣ қард ва шомгоҳон онқадар зиёд нахӯрд, чун меъда шаб ба ҷои истироҳат қардан бояд ғизои истеъмоли шуморо ҳазм кунад ва босуръат кор кунад.

Ин сифати хобро паст мекунад ва ҳангоми бедор шудан, инсон худро ҳаста эҳсос мекунад. Сарфи назар қардани сахархӯри ва истеъмоли хӯроки серғизо пеш аз хоб, ба фарбеҳшавӣ ва баланд шудани сатҳи қанд дар хун боис мешавад.

ИСТЕЪМОЛИ КАМИ МЕВА ВА

накрада, наметавонанд чунин одатшонро бас кунанд. Таҳлилгарон тамошои ахбороти бадро боиси депрессия ва нороҳатӣ ҳамаҷунин саломатии бади равонӣ медонанд.

ХОБ КАРДАН ДАР НАЗДИ ТЕЛЕФОН

Ин яке аз одатҳои бадтарин ва ҳатроноктарин аст. Коршиносон мегӯянд, телефон аз худ ранги кабуд хориҷ мекунад, ки саломатии инсонро барҳам мезанад.

Чунин одат инсонро ба беҳобӣ ва беҳолӣ гирифта мекунад. Пизишкон маслиҳат медиҳанд, ки барои ҳифзи саломатии худ бояд ним соат пеш аз хоб аз истифодаи телефон даст кашид.

Манбаъ:
Овози Самарқанд

САНОАТКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР - ҲАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛӣ



Мадина САИДОВА, ассистенти
кафедраи молия ва қарз

Дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбурди манфиатҳои сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияти муддофия, ҳифзи ҳуқуқи тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳоли, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузошт.

Саноаткунони босуръати кишвар яке аз он масъалаҳои асосие ба ҳисоб меравад, ки Пешвои миллат дар Паём ба он таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. "Мо, - омадааст дар Паём, - таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва давлати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат бо ғизои хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмахсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегӣ худ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодии кишварро аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ амалӣ гардонда истодаем".

Дар натиҷаи он таваҷҷуҳе, ки давлат ба соҳаи саноат зоҳир менамояд, ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол зиёд мегардад. Танҳо дар се соли охир ин нишондод аз 15,2 то 17,3 фоиз афзоиш ёфтааст.

Шояд чунин саволе ба миён ояд, ки шакли саноатӣ - аграрӣ аз аграрӣ - саноатӣ чӣ бартариҳо дорад? Қайд намудан бамаврид аст, ки саноаткунони иқтисоди ҷумҳурӣ омилҳои зиёде таъсир ба рушди иқтисодию иҷтимоии кишварро дорад. Саноаткунони аввалан боиси фароҳам омадани ҷойҳои фаровони корӣ мегардад, бекориро коҳиш дода, сафи муҳоҷирони меҳнатиро хеле ва хеле кам менамояд.

Вақте мо корхонаҳои саноатии худро бунёд намудем, ҳолати вобастагӣ аз маҳсулоти воридотӣ аз байн меравад. Имрӯз мо аз хориҷ семент ворид намекунем, зеро барои истеҳсоли он ба қадри басанда корхонаи истеҳсоли семент дорем. Гузаштан ба шакли саноатӣ - аграрӣ боиси зиёд гардидани сафи мутахассисони баландпояи саноатӣ гардида, барои боз ҳам баланд шудани шароити неқу аҳволии мардум мусоидат менамояд.

Ногофта намонад, ки саноаткунони иқтисодии кишвар ба рушди деҳот, зисту зиндагии бошандагони он таъсири мусбӣ мерасонад. Зеро ҳамаи корхонаҳои саноатӣ танҳо дар шаҳр сохта намеша-

вад. Дар вақти сохтмони корхонаҳои саноатӣ манбаи ашёи хом, қувваи коргарӣ ва дигар имкониятҳо ба назари эътибор гирифта мешаванд.

Бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодии иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд, ки саноаткунони босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон қарда шавад ва ин пешниҳод аз ҷониби вакилони Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъди шундан ва мутолиа намудани матни Паём аз тарафи мардуми шарифи мамлакат вазифаи назорат шуд. Пешвои миллат вазифаи гузошт, ки то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз расонида шавад.

Ҳадафи чорум - саноаткунони босуръати кишвар бо дигар ҳадафҳои миллӣ, аз ҷумла ба истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳой бахшидани кишвар вобастагии калон дорад. Агар мо ба истиқлолияти пурраи энергетикӣ нарасем, бинобар нарасидани нерӯи барқ корхонаҳои сохтамонро ба кор дароварда наметавонем. Ва ё агар роҳи ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯӣ надошта бошем, маҳсулоти истеҳсол намудамонро ба хориҷӣ кишвар бароварда наметавонем. Бинобар ҳамин, мо сокинони кишвар, аз ҷумла, мардуми шарифи шаҳр бо амали сарфакоронаи истифодаи нерӯи барқ, бо ҳисси дилсӯзи истифода намудани роҳҳои бо маблағи калон сохташуда дар амалӣ шудани саноаткунони иқтисодии кишвар ҳиссагузори қарда метавонем. Инро мо бояд донем ва касоне, ки намедонанд, ба онҳо фаҳмонем.

Як чизро дар хотир доштан зарур аст, ки дар саноаткунони босуръати кишвар ҳама, аз ҷумла соҳибкорон, одамони доро, касоне, ки имконияти бунёди корхона ва коргоҳро доранд, фаълону иштирок қарда метавонанд. Ҳамаи онҳо аз тарафи давлат ва ҳукумат дастгирӣ ва пуштибонӣ меёбанд.

ГУЗАШТА
ФИҚРҲОИ БАД
ДОИРАИ ҲАЛОВАТ
ШИКАСТҶО

©Dunyo Afkor

**ҲАР ЧИЗЕ, КИ ТУРО БА
АҚИБ МЕКАШАД, РАҶО КҮН!**

АКСҶОИ ГҮЁ

SPORTS.uz

МАОШИ МЕССИ ДАР ПСЖ НИСБАТ БА АСЪОРИ
ТОҶИКӢ - СОМОНӢ, ЧИ ҚАДАР АСТ?

459 МИЛЛИОН СОМОНӢ ДАР ЯК СОЛ
48 МИЛЛИОНУ 403 ҲАЗОР СОМОНӢ ДАР ЯК МОҶ
8 МИЛЛИОНУ 874 ҲАЗОР СОМОНӢ ДАР ЯК ҲАФТА
1 МИЛЛИОНУ 130 ҲАЗОР ДАР ЯК РӮЗ
51668 СОМОНӢ ДАР ЯК СОАТ
872 СОМОНӢ ДАР ЯК ДАҚИҚА
14 СОМОНӢ ДАР ЯК СОНИЯ



Таскин, оромкунӣ → **Рули мошин (точикӣ)** → **Сухроби ... овозхонӣ тоҷик** → **Футзиямаи хурди Ҷолон** → **Кутби шимолӣ кураи Замин** → **Сарафрозгардида** → **Таоми миллии тоторӣ** → **Серҳосилӣ**

→ **зиди гир** → **Ноҳия дар Бадахшон** → **Композитори Эстонӣ** → **Расм, сурат, тасвир** → **Сайёра, дабири фалак** → **Розигӣ, хушнудӣ** → **Дарё дар Олмон** → **Номӣ пешинаи Амударё** → **Вобаста, роҷеъ, дар хусус** → **Ҷои кори актёр**

→ **Наворбардор ... Дахте** → **Миллат дар Қафқоз** → **Дастро бо об чайқондан** → **Ҷо Марди 18-35-сола** → **"... ва Мадан", асари Бедил** → **Бадан, ҷисм** → **Санҷай ... ситораи кинои ҳиндӣ** → **Заҳмат (ки-тобӣ)**

→ **Пешавони кушода** → **Тими футболи армяниҳо** → **Бефаҳмӣ, нодонӣ** → **Яҳ (русӣ)** → **Чиз, мол** → **Болои** → **Гурӯҳи эстрадии рус** → **Раңги ялақосии пойафзол** → **Пешво, сарвар** → **Яке аз ҳарфҳои «ҳ»-и арабӣ**

→ **бародари угай** → **Ҳаётова, санъаткори театри тоҷик** → **Номавҷуд, нестшуда** → **Чонвари калонтарин дар ҷаҳон** → **Забони сунъӣ** → **Бозии дӯстдоштан баҷаҳо дар зимистон**

→ **Фавран, зуд** → **Асёри Латвия** → **Аддис ... пойтахти Эфиопия** → **Номӣ русии Русия** → **Беҳол, нотавон** → **Мухтасари ному як кишвари Араб**

→ **Инсоф** → **Шиддатнок кардан** → **Шаробдӯстдор** → **Қаторқӯҳ дар Аврупо** → **Дарё дар Полша** → **Ҷамхор** → **Парлумони баъзе аз мамӯлики Аврупо**

→ **Пианиноӣ паҳн** → **Вазифа ва амали султон** → **Моҳии Шарқи Дур** → **Дастгоҳи ултрасадоӣ тиббӣ** → **Ҷамъи олимон**

→ **Башари-ят** → **Кӯҳ дар Мовароуннаҳр** → **Ҷазира дар Тонго** → **Саховатмандӣ, ҳимматбандӣ**







ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕҲАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӯЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНӢ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



Истиқлол дар таърихи халқи тоҷик таҳаввулоту кулӣ ба вуҷуд оварда, ба мардуми кишварамон роҳи нави тараққиётро боз намуд ва барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам овард.

ХУШХАБАР



Санаи 14-уми сентябр ассистенти кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Мазарифов Манучеҳр Каримҷонович рисолаи номзодии худро дар мавзӯи "ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ НИЗОМИ БОНКИИ ТОҶИКИСТОН: ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХИ-ҲУҚУҚИ" зери роҳбарии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01-Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳимоя намуд.

XXXX

Таърихи 18-уми сентябр саромӯзгори кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Давлатов Наҷмиддин Ҳамзаевич дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-017 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон рисолаи номзодии худро дар мавзӯи "Такмили нутқи русии донишҷӯёни тоҷик дар омӯзиши муқоисавии сифат" зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Ҳочиматова Г.М. бомуваффақона дифоъ намуд.

XXXX



Рӯзи 2-юми октябр Маҳмудов Баҳриддин Нуриддинович, муаллими калони кафедраи назарияи иқтисодии факултети молиявӣ ва иқтисодии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ рисолаи номзодии худро дар мавзӯи "ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ИСТИФОДАБАРИИ УСТУВОРИ ЗАХИРАҲОИ ОБ ДАР МИНТАҚА (ДАР МИСОЛИ ҶАНУБУ ШАРҚИ ТОҶИКИСТОН)" зери роҳбарии доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Исайнов Ҳисайн Раҳимович барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ; иқтисодиёти истифодаи табиат дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-04-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳимоя намуд.

XXXX

Санаи 2-юми октябр Иброҳимзода Одилхон Юлдош, муаллими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити факултети молиявӣ ва иқтисодии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ рисолаи номзодии худро дар мавзӯи "ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ АГРАРИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН" зери роҳбарии номзоди илмҳои иқтисодӣ, дотсент Субҳонзода Икром Субҳон барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05- Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ; иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплексҳои агросаноатӣ ва кишоварзӣ) дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-014-и назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур ҳимоя намуд.

Раёсати донишгоҳ муҳаққиқонро барои ин комёби табрик намуда, дар оянда ба корҳои илмияшон бурдборихоро таманно мекунад.



БАЪЗЕ ВАҚТ ИНСОНГАРӢ...

Ин акси сарбозест (сарбози Олмони Шарқӣ), ки ба хотири кӯдаки аз падару модараш дурмонда сими хордори девори Берлинро канор гирифт ва ҷони кӯдакро наҷот дод. Ин сарбоз ба далели хиёнат ба кишвар эъдом шуд.

Матни зер ёддоштест, ки аз дафтари ин сарбоз ёфтанд: "То ҳе инсон будан гуноҳи бузургест. Акнун медонам ба хотири кӯмак кардан ба кӯдаки бегуноҳ, ки бозичаи ҷангу хушунат шудааст, фардо пеш аз тулӯи офтоб маро ба дастони Худованд месупоранд. Медонам, ки инсоният ҳаргиз намемирад, вале бидонед, ки инсон будан гоҳе гуноҳи бузургест."

Муҷассамаи ин сарбоз дар 70 кишвари дунё сохта шуд ва 317 хиёбон дар дунё ба номи ин инсонии бузург номгузорӣ шуд. Ва он кӯдак ҳам бунёнгузори яке аз бузургтарин бунёдҳои хайриявӣ дар кишвари Олмон гардид.

Аз худатон инсоният ба ёдгор гузored на ИНСОН...



МУАССИС:

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КҮЛОБ
БА НОМИ АБҮАБДУЛЛОҲИ
РҮДАКӢ**

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзоди илмҳои филологӣ, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзоди илмҳои филологӣ, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзоди илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАҒАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРҲОН,
номзоди илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзоди илмҳои педагогӣ, дотсент

АБДУСАМАДЗОДА ЭРАҶ,
номзоди илмҳои филологӣ,
дотсент

САРМУҲАРРИР:

ҶАҲОНГИР РУСТАМШО,
номзоди илмҳои филологӣ, дотсент

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақидаи расмӣ ҳаёти эҷодии рӯзнома махсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба ӯҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДМ
"Мега-принт" ба таъъ расидааст.
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
РЗ-97, 30.08.2017 аз нав ба кайд гирифта шудааст.

Маводҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд. Рӯзнома тариқи обуна дастрас мегардад.

НИШОНӢ:

735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15,
мобилӣ: 985-76-77-12; 981-00-02-19